

# ТАНЗИМИ ҲАЯЧОНӢ

ТАНЗИМИ ТАРСУ  
ҲАШМУ FAM

Муҳсин Махмалбоф

Баргардонанда ба сирилик  
Диловар Султонӣ

Танзими ҳаячонӣ  
(Танзими тарсу хашму ғам)

Муҳсин Махмалбоф  
Январ, 2020  
Лондон



**Мактаби равоншиносии Лондон**, як ташкилоти ғайритичоратӣ буда, ҳадафаш тарбияи муаллимони равоншиносӣ чиҳати омӯзиши асосҳои равоншиносӣ барои оромишу шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ё онлайн тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи пазириши донишҷӯ» баргузор мешавад. Матни ҳозир «Танзими ҳаяҷонӣ» аст, ки дарси аввали ин давра мебошад.

Ношир

### **Сарчашмаҳои ин китоб**

Аксарияти назарияҳои равоншиносӣ дар мавриди танзими ҳаяҷонӣ сухан гуфтаанд. Матни ҳозир бо баҳрагирий аз назарияҳои Аарон Бæk «Рафткордармонии шинохтӣ», Алберт Эллис «Дармони ақлонӣ-ҳаяҷонӣ», Стивен Ҳайес «АҚТ», Джеймс Гросс «Модели фароянди ҳаяҷонӣ» ва Карен Ҳорни «Системаҳои дифой» навишта шуда аст.

Муҳсин Махмалбоғ

Январ, 2020

Лондон

Баргардонанда ба сирилик

Диловар Султонӣ

«Вақте нороҳатӣ, нагӯ чӣ иттифоқ афтод,  
бигӯ, баъд аз он иттифоқ, чӣ фикре кардам».

Муҳсин Махмалбоғ

### Муқаддима:

Оё медонед, чӣ бахше аз зиндагии худро дар тарсу ғам гузаронидаед? Оё чӣ миқдор аз умри хешро дар ҳашм сипарӣ кардаед? Бо асабонишуданҳои худ чӣ дӯстонеро барои муддате ё ҳамеша аз даст додаед? Чӣ фурсатҳоеро, ки бо талош ё шонс ба даст оварда будед, бо як ҳашми маҳорнашуда, аз даст додаед? Аз сӯи дигар, чанд бор дар умри хеш тасмим гирифтед, дигар натарсед ё ҳашмгину ғамгин нашавед ва ихтиёри ҳаячоноти хешро дар даст бигиред? Оё муваффақ будаед? Нимамуваффақ будаед? Ё ин ки ниҳоят аз тағирии худ ноумед шудаед? Шояд ҳам ҳанӯз аз паси тағирии худ ҳастед, дар ин сурат ба хондани ин матн идома диҳед.

Аз замони кӯдакӣ, вақте барои аввалин бор по ба мактаб гузоштаем, то охирин рӯзе, ки бо мактаб хайру хуш кардаем, ҳамвора системаи омӯзиши, дар канори мавзӯъҳои муҳим, мағзи моро аз матолиби камаҳамияти фаровоне ҳам пур кардаанд, аммо хеле кам аз равишҳое, ки моро дар мудирияти тарсу ҳашму ғами хеш ёрӣ мекунанд, сухане ба миён овардаанд. Дар мактаб роҳҳои ба тасхир даровардани ҷаҳон аз тариқи илмро омӯхтаем, аммо барои танзими ҳаячони ғаму тарсу ҳашми худ, ҷуз якчанд насиҳати нокоромад чизе нашунидаем. Агар дарси танзими ҳаячониро ба таври илмӣ, дар кӯдакӣ ба мо омӯзонда буданд, дар давоми зиндагии худ ҳатман оромиши бештаре доштем.

## ФАСЛИ АВВАЛ

### Нақши ҳаячон дар зиндагии мо

Мо бо эҳсосот ё ҳаячонҳои гуногуне ба дунё меоем. Ҳаячоноте мисли ишқ, нафрат, лаззат, бадбинӣ, шарм, ноумедӣ, ҳасодат, тарс, шодӣ, ғам, ҳашм ва ғайра, аммо аз ин байн, се ҳаячон тарс, ҳашм, ғам нақши асосиро дар зиндагии мо доранд. Дар асл, бидуни ин се ҳаячон, мо наметавонем зинда бимонем.

Барои фаҳми ин матлаб беҳтар аст ба даруни ҷангал баргардем, چое ки зиндагии моқабли инсонии мо дар он мегузашт. Замоне, ки дар ҷангал аз паси ҳӯрду ҳӯрок мегаштем. Дар он рӯзҳо ногаҳон ҳайвони бузургтаре сари роҳи мо ҳозир мешавад. Мо якбора ҳатари марги ҳӯрда шудан тавассути он ҳайвони бузургро дар худ эҳсос мекардем. Мағзча ё мағзи ибтидоии мо (лот. cerebellum мағзи ибтидоие, ки байни мо ва ҳайвонот муштарак аст) фармони гурез медод ва ҳамзамон хун аз пустамон ба самти поҳои мо мерафт, то қудрати фирор дошта бошем. Вақте ба ҳавзчай амн, дар дурдаст мерасидем, агар сурати рӯи худро дар оби ҳавз нигоҳ мегардем, медиdem, ки ранги рӯи мо парида аст. Агар ин тарс вуҷуд надошт, мо мурда будем. Ин тарс аз он замон бо мо ҳамроҳ аст. Ҳамин тарс, вақте дар хиёбон ҳастем, моро аз дидани мошине, ки бо суръат ба самти мо меояд, фирор медиҳад. Агар ин тарс набошад, мо ҳаргиз зинда намемонем. Тарс вокуниши системаи ҳаячонии мост ва боиси бақои зиндагии мо мешавад. Ҳамин тарс монеъ мешавад, ки мо аз иртифои зиёд ба поён бипарем. Ҳамин тарс боис мешавад, ки бо эҳтиёт ронандагӣ қунем.

Баргардем ба даврони ҷангал, замоне, ки аз тарси ҳӯрда шудан тавассути ҳайвони бузургтар по ба фирор мегузоштем. Он вақт то چое, ки пои мо тавон дошт, медавидем. Аммо вақте якбора ҳайвони бузургтарро дар як қадамии худ эҳсос мекардем, мағзчай мо фармон медод: Ҳоло, ки гурез мумкин нест, исто ва бо ҳайвони бузургтар аз худат бичанг! Дар ин лаҳза, мағзчай мо хунеро ки барои

фирор ба поҳои мо фиристода буд, ба панҷаҳову дандонҳои мо мефиристад, то битавонем бо ҳайвони бузургтар бо ҷангу дандони худ бичангем. Он тарс, ки ибтидо моро бо фармони мағзча ба фирор водошта буд, акнун ба шакли ҳашм худро нишон медод. Беҳуда нест, ки решай ҳашмро ҳам тарс медонем. Беҳтар аст, ҳар гоҳ ҳашмгин ва асабонӣ ҳастем, аз худ бипурсем воқеан аз чӣ чизе хеле тарсидаем, ки ин гуна асабонӣ шудаем?

Мағзи ибтидой ё мағзчи мо, ки ба майнаҳаи зерин маъруф аст, ҳанӯз наомӯхта аст, ки мо аз даврони ҷангал ҳориҷ шудаем ва мутмадиннона зиндагӣ меқунем. Дар натиҷа барои ҳифзи бақои мо, мудом моро метарсонад ва ҳашгин меқунад.

Тасаввур кунед, баъд аз ҷанг бо ҳайвони бузургтар аз худамон, заҳмӣ мешавем, аммо саранҷом мегурезем ва ба ғоре паноҳ мебарем. Даруни ғор муддате аз дард менолем. Баъд фурсате барои нӯшҳори иттифоқи гузашта мейёбем. Ба худ мегӯем: Эй кош, ба он қисмати ҷангал нарафта будам. Ин ғам хӯрдан ҳам фармони мағзи мост ва решаш зистӣ - такомулӣ дорад. Мағзи мо фикр меқунад, агар иттифоқоти гузаштаро нӯшҳори зеҳнӣ накунад ва аз тарқи эҳсоси ғам он тачрибаи талҳро дар отифаи мо дарунӣ накунад, он иттифоқ дар оянда дубора барои мо ҳоҳад афтод. Аз ин рӯ, ғам дарунӣ кардани отифаи тачрибаҳои талҳи зиндагии мост, то онро амиқан эҳсос кунем ва дигар он ҳаторо такрор накунем. Аз ин хотир, баъзе аз равоншиносон решай афсурдагиро зистӣ - такомулӣ медонанд. Ва на танҳо як бемории равонӣ, ки бар мо арз мешавад.

Мебинед, ки тарсу ҳашму ғам рафтори системаи ҳаяҷонии мост то зиндагии моро ҳифз кунад. Аз ин рӯ, мо наметавонем тасмим бигирэм то ин ҳаяҷонотро ба таври комил дар худ аз байн бибарем. Дар асл, бо далелҳое, ки оварда шуд, мо бо ин ҳаяҷонот ба дунё меоем ва бо онҳо меравем. Дар натиҷа, агар касе тасмим бигирад, дигар натарсад ва ҳашмгину ғамгин нашавад, бидуни тардид шикаст ҳоҳад хурд.

Мепурсед, агар аз тарсу ҳашму ғам гурезе нест, пас хондани ин китоб ё омӯхтани дарси танзими ҳаяҷонӣ чӣ фоида дорад? Посух ин аст: Ҳадде аз ин ҳаяҷонот қобили қабул ва табии аст. Мо агарчи наметавонем, тарсу ҳашму ғами худро аз байн бибарем, аммо метавонем танзими ин ҳаяҷонотро дар ихтиёр бигирэм. Тасаввур кунед барои пешгирий аз оташсузӣ дар хонаи худ, дастгоҳи ҳушдори

оташ наслб кардаед. Агар ҳассосияти ин дастгоҳ дуруст бошад, танҳо вақте ки оташ беш аз андоза шӯъла бикашад, ё дуди қобили эътибор дар фазо пахш шавад, дастгоҳ шурӯъ ба сару садо хоҳад кард. Аммо агар дастгоҳ танзим нашуда бошад, ҳар ҷондоре, ки нафас бикашад ва аз пеши он рад шавад, дастгоҳи шумо бехуда садо балад хоҳад кард. Ҳамин гуна аст ҳаячоноти танзимнашудаи мо. Агар дар муқобили ҳар тезу тунд ё кинояи дӯсте, ба ҳамон андоза битарсем ё ҳашмгин шавем, ки замоне дар ҷангл аз дидани шер ё бабру хирс дучори тарсу ҳашм мешудем, маълум аст, ки ҳанӯз ҳаячоноти мо танзим нест ва аз ин бетанзимии ҳаячонот дар зиндагии рӯзмараи худ ранчи фаровон мебарем.

### Тафовути изтироб ва тарс

Тарс вокуниши табии мағзи мост ба таҳди迪 воқеӣ аст. Аммо изтироб, вокуниш мағз ба таҳди迪 зеҳнӣ аст, ки дар бештари ҳолатҳо ғайривоқеӣ аст. Дар ҳамаи инсонҳо ва ҳайвонот тарс ҳаст, аммо изтироб бештар хоси инсон мебошад. Мо тарсро набояд ва наметавонем аз худамон ҳазф кунем. Чаро ки боиси ҳифзи зиндагии мост. Аммо изтиробро бояд то метавонем бештар кам кунем, вагарна сабаби осеби равонӣ ва ҷисмию мешавад.

Агар вақте имтиҳон дорем, каме изтироб надошта бошем, худро барои имтиҳон омода намекунем. Аммо агар изтироб беш аз андоза шавад, мо имтиҳонро супорида наметавонем. Агар як бемории эпидемӣ дар хона, маҳал, шаҳри мо шоєъ шавад ва мо каме изтироб надошта бошем, парҳезҳои марбут ба саломатиро риоят намекунем. Аммо агар ин изтироб, беш аз миқдоре, ки барои ангезаи мо дар парҳез лозим аст, дар мо вуҷуд дошта бошад, мо аз анҷоми ҳар коре фалаҷ мешавем. Изтироби боло ҳатто системаи эминии бадани моро, ки бояд бо беморӣ мубориза кунад, заиф мекунад. Изтироб мисли тарс, бахше аз воқеияти инсонии мост. Дар мавриди изтироб ҳам чун тарс, тасмим ба ҳазфи он, мунҷар ба шикаст мешавад. Аммо метавон ва бояд андозаи онро танзим кард.

Дар зиндагӣ баъзе ҷизҳо таҳдидомез ва изтиробзоянд. Гурӯҳе барои фарор аз паёмадҳои тарсу изтироб, онро инкор мекунанд. То мегӯянд: Бемории сирояти омада, музтариб мешаванд. Аммо ба ҷои омӯхтани равиши парҳез аз беморӣ,

онро инкор мекунанд то бар изтироби худ ғалаба кунанд. Ин гурӯҳ равиши рӯ ба рӯ шудан бо изтиробро ёд нағирифтаанд. Ҳамеша ҳадде аз изтироб, моро дар муқобили хатарот ҳифз мекунад ва боис мешавад мо бо омодагӣ бо онҳо рӯ ба рӯ шавем. Дар муқобил, гурӯҳе аз шиддати изтироб, таҳдидҳои изтиробоварро мусовӣ бо марг мегиранд ва ба ҷои он, ки изтироб онҳоро омодаи муқобилият ва рӯёरӯй бо таҳдидҳо кунад, онҳоро фалаҷ мекунад. Дар ин байн, ҳадди мобайн ҳам вучуд дорад, ки коромадтар аст. Ҳадди мобайниҳо мегӯянд: Каме изтироб боис мешавад худатро ҳифз кунӣ, аммо на он қадар, ки зиндагиатро вайрон кунӣ.

Ба ҳабари суқути як ҳавопаймо, ки ҳар аз гоҳе дар ҷаҳон иттифоқ меафтад, таваҷҷӯҳ кунед. Мағз билофосила бо шунидани ҳабари суқути ҳавопаймо, натиҷа мегирад, ки дигар набояд ҳавопаймо савор шавем. Дар ин мавридҳо бояд бо текники нархи поя, мағзро қонеъ кард, ки риски савори ҳавопаймо шудан, кам аст. Истидлол мекунем, ки ҳудуди 200 кишвари дунё агар ҳар қадом танҳо 50 парвоз дар рӯз дошта бошанд, мешавад рӯзе 10000 парвоз дар курраи Замин. Яъне 300000 парвоз дар як мо. Ва агар ҳар моҳ се моҳ як бор ҳам ҳавопаймое суқут кунад, муҳосибаи хатар мешавад ҳудуди як дар миллион. Ҳол он ки бисёре аз кишварҳо беш аз ҳазор парвоз дар рӯз доранд ва тибқи омор, ҳар моҳ беш аз як миллион парвоз дар курраи Замин иттифоқ меафтад. Дар ин сурат муҳосибаи риски хатар мешавад як ба ҷонд миллион. Мутаассифона ҳабарҳо ба мо намегӯянд дар моҳи гузашта як миллион ҳавопаймо парвоз карданд ва солим ба замин нишастанд. Аммо агар як ҳавопаймо суқут кунад, ҳабари онро ҳама ҷаҳониён мешунаванд ва барои худ изтироби парвоз бо ҳавопайморо тавлид мекунанд. Агар қарор бошад бо ҳар навъ риски як ба ҷонд миллион мо худро аз имконоти зиндагӣ маҳрум кунем, дигар бояд аз хонаи худ берун наёем.

Омори қасоне, ки аз масрафи доруи иштибоҳие, ки тавассути пизишк ба онҳо дода шуда аст, дар ҷаҳон мурдаанд, беш аз 10 000 нафар дар сол аст. Аммо оё мо дигар барои дармони бемории худ ба духтур муроҷиат намекунем? Ё ин ки истидлол мекунем, новобаста аз он аворизи ҷонибӣ ва гоҳ хатарноки доруҳо, агар мардум ба духтур нараванд, миллионҳо нафар ба далели духтур нарафтан ва адами масрафи дору ҳоҳанд мурд.

Дар бисёре аз кишварҳо, аз ҷумла Эрон ҳар рӯз даҳҳо нафар аз тасодуф мемуранд ё маъюб мешаванд. Дар соли 2019 омори марги ноши аз тасодуф

солона дар Эрон 24000 нафар буд. Яъне рӯзона ҳудуди 65 нафар. Агар танҳо ҳамин оморро ба изтироб табдил кунем, дигар набояд эрониён аз мошин истифода кунанд.

## ФАСЛИ ДУВВУМ

### Андозагирии ҳаячонот

#### Муддати ҳаячон

Баъзе муддати хашмашон тӯлонӣ аст ва ғазаби шутур доранд. Баъзе афсурдагии мазмун доранд ва муддтаи тӯлонӣ аст, ки бо ғам зиндагӣ мекунанд. Баъзе ҳамеша дар тарсанд, тарсҳои гуногун.

Модари Алӣ мисли падари Алӣ аз дасти хешовандон ва дӯston асабонӣ мешавад, аммо хеле зуд онҳоро мебахшад. Кофӣ аст як шаб бихобад ва бихезад, дигар роҷеъ ба иттифоқи гузашта ҳарф намезанад. Аммо падари Алӣ ба ин зудиҳо қодир ба бахшиши дигарон нест. Моҳҳо баъд аз ҳар дилхӯрӣ ҳанӯз онро бо ҷузъиёт ба хотир меоварад. Алӣ аз падараш мепурсад: Падарҷон, чаро Шумо мисли модар дигаронро зуд намебахшед, то худатон ҳам оромиши бештаре дошта бошед? Падари Алӣ посух медиҳад: Агар бибихшам, фаромӯш мекунам ва он бало дубора ба сарам меояд. Ман набояд шахсияти одамҳоро фаромӯш кунам. Падари Алӣ фикр мекунад, рафтори одамҳо бо шахсияти онҳо яке аст. Аммо модари Алӣ мегӯяд: Одамизод ҷоизаталхатост. Ҳамаи мо ғоҳе корҳои бад мекунем, аммо ин далел намешавад, ки одами бад ҳастем. Баъд ҳам, агар ҳар касе як кори бад кард, ўро тарқ кунем, кам–кам бояд аз танҳои бимирем.

Мебинед, ки чӣ тавр наҳваи фикр кардани падару модари Алӣ бар дарозии муддати хашми онҳо таъсиргузор аст. Агар модари Алӣ фикр мекард, ки рафтори одамҳо ношӣ аз шахсияти онҳост ва агар касе як бор ё чанд бор бадӣ кард, ин

зоти ўст, ки бад аст ва бояд аз ў дурӣ кард, ў ҳам рафторе чун падари Алӣ анҷом медод.

Мисоли дигар, Фотима 40 сола аст. Ў ду кӯдаки хурдсол дорад. Нигаҳдории ин кӯдакон барои ў бисёр саҳт аст. На аз бобати тару хушк кардани онҳо, балки бештар ба хотири хатароте, ки мумкин аст онҳоро таҳдид кунад. Фотима он қадар дучори изтироб аст, ки маҷбур мешавад пеши равонпизишк равад. Тибқи дастури равонпизишк муддате дору масраф меқунад, аммо изтиробаш кам намешавад. Оқибат пеши равоншинос меравад. Равоншинос аз ў мепурсад: Ба назар мерасад, аз як тараф дору зиддиизтироб масраф меқунед, то аз дasti изтироби худ роҳат шавед ва аз тарафе ҳам дудастӣ изтироби худро часпидаед, ки мабодо аз даст надиҳед. Воқеан фикр меқунед иллати ин рафтори зиддунақиз чист? Фотима посух медиҳад: Росташ метарсам, агар мустарib набошам, ҳавосам парт шавад ва як болое сари фарзандонам биёяд.

Мебинед, ки сабаби тӯлонӣ шудани изтироби Фотима, ба наҳваи фикр кардани ў бозмегардад. Ў бо як фарзи ғалат изтиробашро идома медиҳад. Дар ин сурат ҳеч доруе наметавонад изтироби ўро кам кунад. Кам нестанд, касоне ки аз як сӯ пеши равонпизишк ва равоншинос мераванд, то афсурдагӣ ва изтироби худро кам кунанд, аммо аз тарафе дудастӣ изтироб ва афсурдагии худро барои манфиати ҳаёлӣ мечаспанд. Дар оянда хоҳем дид, ки натанҳо наҳваи тафсири мо аз иттифоқ, боиси тӯлонӣ шудани ҳаячоноти мо мешавад, ки ҳатто боиси суръат, шиддат, муддат ва теъдоди бештари онҳо низ хоҳад шуд.

## Теъдоди ҳаячон

Дар кӯдакӣ шогирди як китобфурӯши будам, ки падари пир ва писари ҷавонаш ба сурати шарикӣ онро идора мекарданд. Писари ҷавон рӯзе чанд бор асабонӣ мешуд ва ҳатто ба сари падараш дод мезад. Ин теъдод танҳо марбут ба ҳашми ў набуд. Рӯзе чанд бор аз таҳи дил ғамгин мешуд. Вақте ба сабаби рафтори ў фикр мекардам, дармеёфтам, ки аз ҷизе тарсида аст. Дар муқобили ў падараш бандурат ҳашмгин мешуд. Як бор падар ба писараш гуфт: Фарзандам ҳашми ту рӯзе як бораш барои ман қобили таҳаммул аст, аммо вақте теъдодаш зиёд

мешавад, метарсам, маро ҳам аз курра бадар бибарад. Лутфан ҳама дилхӯриҳоят аз ману рӯзгорро рӯи ҳам ҷамъ кун ва дами ғуруб онҳоро якҷо бар сари ман холӣ кун. Албатта, ҳамин насиҳат ҳам писари ҷавонро аз курра бадар бурд ва ӯ дубора ғавғое ба по кард.

Дар атрофи мо баъзе одамҳо соле яке ду бор ҳашмгин мешаванд, дар муқобил ғурӯҳе рӯзе чанд бор. Баъзеҳо ҳар аз ҷанде ғамгин мешаванд, ба ҷояш теъдоде ҳар рӯз ҷандин бор. Бархе ҳар лаҳза метарсанд ва баъзеи дигар танҳо ғоҳе дучори тарс мешаванд. Теъдоди тарсу ҳашму ғамро низ метавон бо тамрин ва наҳваи фикр кардан тағтиир дод. Аммо ибтидо бояд ҳаячоноти ҳудро аз тариқи мушоҳида дараҷабандӣ кард ва андозаи вахомати онро дарёфт. Метавон дар суръат, шиддат, муддат, теъдод аз тариқи саводи ҳаячонӣ ва танзими ҳаячонӣ қоҳиш ва беҳбуд эҷод кард. Тағовути одами солим бо бемор дар камияти ин ҳаячонот аст, на дар буду набуди ин ҳаячонот. Касоне, ки ихтилоли шахсият (personality disorders) доранд, низ дар танзими ҳаячонот дучори мушкил ҳастанд. Онҳо ҷунонҷӣ дармон шаванд, ҳоҳанд гуфт: Ҳанӯз ҳам дучори ҳаячони тарсу ҳашму ғам мешавам, аммо на ба андозаи қабл. Яъне на ба суръат, шиддат, муддат ва теъдоди собиқ.

## Зарфияти ҳаячонӣ

Зарфияти ҳаячонӣ, миқдори таҳаммули мост дар муқобили саҳтиҳо. Зарфияти ҳаячонии ҳамаи мо инсонҳо маҳдуд аст. Вақте таҳти фишор ҳастем, бахше аз зарфияти ҳаячони мо пур мешавад. Бинобар ин як фишори кӯчакро ҳам таҳаммул намекунем ва аз курра дармеравем. Вақте дард дорем, зарфияти ҳаячонии мо камтар мешавад. Яъне сариътар, шадидтар ҳашми ҳудро буруз медиҳем. Зарфияти ҳаячонӣ, мисли стакани холӣ мемонад, ки агар комилан пур шавад, таҳаммули як қатраи изофитарро ҳам надорад ва саррез мешавад. Агар ба зарфияти ҳаячони ҳуд, мисли як зарфи маҳдуд назар кунем, холӣ нигаҳ доштани он яке аз роҳҳои танзими ҳаячонӣ аст. Он вақт, замоне ки эҳсос кунем ин зарфият барои дақоиқе пур шуда, муроқибем ҳаячони ҷадид бар мо афзуда нашавад. Бештар занон дар даврони ҳайз ё ҳомилагӣ зарфияти ҳаячониашон поён меояд ва агар зарфияти ҳудашонро дар назар нагиранд, бо ҳуд ва дигарон дучори

мушкил мешаванд. Бештари мардон вақте дучори фишори корй ҳастанд, зарфияти ҳаячониашон маҳдудтар аст ва зудтар аз курра дармераванд. Ҳамаи мо вақте гурусна ҳастем, қанди хунамон поён меояд ва кортизолу адреналин, ки ҳамон ҳормонҳои ҷанг гурез дар баданамон ҳаст, афзоиш пайдо мекунанд, чун вокуниши мағз ба гуруснагӣ ва ҳашм шабеҳ аст. Дар натиҷа вақте хеле гурусна ҳастем, бадаҳлоқ мешавем. Аз сӯе, хелеҳо барои фурӯъ нишондани ҳашми хеш, ғизо ё ширинӣ мехӯранд ва фарбеҳ мешаванд. Далели пурхӯрӣ ин аст, ки вақте мо стресс дорем, бадани мо намедонад муқовимат кунад ё бигурезад. Агар фикр кунад, ки мавриди ҳамла қарор гирифта, барои ин ки ба мо энержи бирасонад, дар хуни мо глюкоза тазриқ мекунанд. Вақте мебинад мо барои фирор ё ҷанг ба ин энержӣ эҳтиёҷ надорем, ғадуди зери медаи мо барои поён овардани қанди хун инсулин тарашуҳ мекунад. Инсулин, ки боло меравад қанди хуни мо поён меафтад ва боиси гуруснагии дубораи мо мешавад. Аз ин рӯ, вақте стресс дорем ё ҳашмгин ҳастем, бадани мо карбогидратҳои ширинӣ талаб мекунад. Мебинед, ки ҳатто барои фарбеҳ нашудан, бояд танзими ҳаячонӣ дошт.

## Саводи ҳаячонӣ

Қӯдакеро тасаввур кунед, ки косаи ҳӯрокашро мешиканад. Агар модар тарбияти қӯдакро ба шеваи дуруст балад набошад, ӯро даъдо ё танбеҳ мекунад. Аммо агар бо тарбияти қӯдак ошно бошад, аз ин фурсат истифода мекунад то ба ӯ танзими ҳаячониро биёмӯзад. Дар ин сурат ба қӯдак хоҳад гуфт: О, фаҳмидам, ту косаро шикастӣ, чун ҳашмгин будӣ. Ҳоло лутфан ба ман бигӯ, чӣ қадар ҳашмгин будӣ, каме ё хеле? Қӯдак посух медиҳад: Хеле ҳашмгин будам. Дар ин сурат қӯдак номи ҳаячонеро, ки таҷриба карда аст, меомӯзад ва ба андозаи ҳашми худ низ воқиф мешавад. Модар идома медиҳад: Азизам, бори дигар, ки хеле ҳашмгин будӣ, зудтар ба ман бигӯ. Шояд дигар лозим набошад косаро бишканӣ, то ман аз ҳашми ту боҳабар шавам. Ҳоло ҳам агар дӯст дорӣ ба ман бигӯ, чаро хеле ҳашмгин будӣ? Дар воқеъ модар бо ин навъ савол кардан, қӯдакро ба қашфи сабаби ҳашмаш низ роҳнамоӣ мекунад. Яъне ба ӯ саводи ҳаячониро меомӯзад.

Воқеият ин аст, ки мо аз қӯдакӣ бо ҳаячони тарсу ҳашму ғами худ ошно набудаем. Аз андозагирии онҳо мутталеъ набудем. Сабаби бурузи ин ҳаячонотро

намедонистем. Чаро, ки волидон ва мурабиёни мо онҳоро ба мо наомӯзондаанд. Эй басо, онҳо худашон ҳам саводи ҳаячонӣ надоштаанд. Гоҳе ҳаячоноташонро таҷриба мекарданд, бидуни он ки битавонанд бар онҳо номе бигзоранд, ё онро андозагирӣ кунанд. Ва ё аз сабаби шурӯъ ва поёни он ҳаячонот хабар дошта бошанд. Дар натиҷа то охири умр, асири ҳаячоноти танзимнашудаи худ боқӣ мемондаанд.

## ФАСЛИ САВВУМ

### Роҳҳои бархӯрд бо ҳаячонот

Барои бархӯрд бо ҳаячонот роҳҳои гуногуне вучуд дорад. Ҳар қадоме аз онҳо фоида ва зарарҳое доранд. Ва ҳар қадом барои мавқеяти хосе муносибтаранд. Дар зер ба анвои бархӯрдҳо бо ҳаячон ишора мекунем.

Аввал: Саркӯби ҳаячон

Шумо барои суханронӣ дар як толори ҳазорнафара ҳузур доред. Ногаҳон яке аз миёни ҷамъият бармехезад ва бо ҳашми контролнашуда шурӯъ ба нақди Шумо мекунад. Ӯ аз гуфтани ҳеч дурӯғ ва тӯҳмату дашноме худдорӣ намекунад. Дар инҷо агар шумо ҳашми худро саркӯб накунед, Ӯ дар барҳам задани барномаи суханронии шумо муваффақ ҳоҳад шуд. Ӯ омадааст, то бо ҳамлаи ғайримунсифона, матонату сабри шуморо, ки лозими ин суханронӣ аст, нишона бигирад.

Мисоли дигар, вақте аст, ки шумо як ҷашни таваллуд ё арӯсӣ роҳ андохтаед. Ва яке аз хешу таборон ё ошноёни шумо аз ҳасодат, ё кудурати қаблӣ, шурӯъ ба мушкилсозӣ мекунад. Инҷо низ саркӯби ҳаячонот бар фоидаи барқарории меҳмонии шумост.

Мисоли дигар, вақте аст, ки шумо бо одами хатарноке дар роҳ рӯ ба рӯ шудаед. Агар ҳашми худро саркӯб накунед ва бихоҳед пешӣ ў дарбиёед, мумкин аст, садамаи марговаре аз ў бихӯред. Дар натиҷа саркӯби ҳаячони худро ба унвони танҳо роҳи ҳалли мумкин дар ин шароит бармегузинед.

Куҷо саркӯби ҳаячон муфид аст?

Ҷое, ки салоҳ нест, кӯдакон ранчи моро бубинанду ранҷ бубаранд. Ҷое, ки асабонӣ шудан ҳама чизро ба ҳам мерезад. Ҷое, ки саркӯби ҳаячон, бахшे аз ҳалли масъала аст. Вақте шахсе, ки маъмулан аксуламали инфиҷорӣ анҷом медиҳад, ҳоло дорад тамрин меқунад, то камтар мунфачир шавад.

Маъмулан саркӯби ҳаячонот, роҳи ҳалли муваққатии хубе аст, аммо агар саркӯб, ба унвони як аз роҳҳалли доимӣ интихоб шавад, масъласоз аст.

Мегӯянд, аспасаворе ҳар рӯз аз канори дарахте рад мешуд ва зардолуе аз дарахт мечинду меҳӯруд ва донаашро бар сари гадое, ки дар зери дарахт нишаста буд, ҳаво медод. Гадо ҳам ҳашми худро саркӯб мекард ва танҳо донаҳои зардолуро, ки бар сараш ҳӯрда буд, ҷамъ мекард ва дар ҳалтае мерехт. Як сол аз ин мочаро гузашт. Рӯзе аспасавор, ки барои ҳӯрдани зардолу худро ба зери дарахт расонда буд, гадоро зери сояи дарахт надид. Сарашро боло кард то зардолу бичинад, ногаҳон гадоро болои дарахт дид. Гадо пеш аз он ки аспасавор ба худаш биёяд, ҳалтаи пур аз донаҳои зардолуро, ки як сол ҷамъ карда буд, бар сари аспасавор қӯбид ва ўро кушт.

Дар ин достон, агар гадо ба ҷои саркӯби ҳашми худ, баъд аз ҳар донаи зардолу, ки ба сараш меҳӯрд, вокунише дар худ нишон медод, кораш ба қатли асбасавор намекашид. Хушунатҳои инчунин, гоҳе реша дар саркӯбҳои тӯлонимуддат дорад. Бисёре аз талоқҳо ва ҷудоиҳои ғайри қобили бозгашт, реша дар саркӯбҳои тӯлонимуддати яке аз тарафайн дорад. Агар дар мавориде худро бисёр саркӯб кардаем, бояд муроқибаш дар оянда бошем. Ва то дер нашуда, беҳтар аст роҳи муносибро барои таҳлияи ҳаячони худ интихоб кунем.

Ақиб андохтани суръати хашм, ба маънои саркӯби хашму холӣ накардани он нест. Мо метавонем суръати хашми худро ақиб бияндозем, аммо бояд аз равишҳои муносиби дигаре, ки дар ин матн ба он ироя ҳоҷад шуд, хашми худро таҳлия кунем, то боиси саркӯби хашм ва инфиҷори баъдӣ нашавад.

### Таърифи саркӯби ҳаячон

Вақте фард сайъ мекунад эҳсосашро пинҳон кунад, ё пеши таҷриба карданашро бигирад, дар ҳоли саркӯб ва фурунишонии ҳаячон аст. Мисол: Вақте машруб меҳӯрем, ки дар ҷамъ дастпocha нашавем, дорем аз саркӯб истифода мекунем. Вақте лабамонро мегазем, ки ногаҳон ҳарфи даҳонамон берун наояд, дорем аз саркӯб истифоад мекунем. Вақте пур аз хашму ғам ҳастем, аммо лабханд мезанем, дорем аз саркӯб истифода мекунем. Вақте тарсидаем, аммо худро шучоъ нишон медиҳем, дорем аз саркӯб истифода мекунем.

### Ҷанбаҳои манфии саркӯби ҳаячон

- Саркӯби ҳаячон, зоҳири шахси ҳаячонзадаро дуруст нишон медиҳад, аммо даруни шахси ҳаячонзадаро дуруст намекунад.
- Саркӯби ҳаяон, ҷанбаи таскинӣ дорад ва на ҷанбаи таъмирий.
- Саркӯби доимӣ, бар системаи асаби мо таъсир мегузорад.

### Куҷо саркӯб бад аст?

Вақте мавриди таҷовузи ошкоро ва хушунати физикӣ воқеъ мешавем, дар ин ҷо фарёд ва бурузи ҳаячони хашм хуб аст, барои ин ки боздоранд аст.

### Хонавода ва адами саркӯб

Чаро баъзе дар робита бо хонавода ҳаячони худро саркӯб намекунанд? Мисол, марде, ки дар ҷомеа одами сабур менамояд, аммо дар хона мудом хашмашро

бар сари хонавода холӣ мекунад. Ин мард дар хона эҳсоси бехатарӣ мекунад, ки новобаста аз ҳашм хонаводаро аз даст намедиҳад. Ё касе пеши ҳашми ўро наметавонад бигирад. Аз ин хотир, аз хонавода барои холӣ кардани ҳашмҳое, ки ҷуръат надошт дар ҷомеа холӣ кунад, истифода мекунанд. Хонаводаи ў ҳам ки ин ҳашмро мепазиранд, ангезаашон гузашти хонаводӣ, ё ҳифзи обрӯст ва ё адами тавонани муқобилият кардан бо ўст. Ва ҳамин боиси идомаи он хато мешавад. Дар оянда вақте фарзандони чунин мард бузург шаванд ва тавонии истодан дар баробарашро дошта бошанд, ҳашми ин мард дубора тавассути ҳудаш саркӯб мешавад, ҷаро ки дигар эҳсоси амнияти қаблиро дар бурузи бемамониати ҳашми ҳуд надорад.

### Дуввум: Инфиҷори ҳаяҷон

Гоҳе чорае ҷуз инфиҷори ҳаяҷонот ба вижа ҳашм нест. Касеро тасаввур кунед, ки наздиқ аст мавриди таҷовузи ҷинсӣ воқеъ шавад. Дар ин ҳолат инфиҷор, доду фарёд, ҳабар кардани дигарон, муқовимат кардан, ё таҳди迪 ў ба ифшо, беҳтарин роҳи ҳал аст. Дар ин замина волидон, маҳсусан модар вазифадор аст номи қисматҳои ҳассоси бадани кӯдакро, бо номи воқеии онҳо ба кӯдак биёмузад. Бояд барои кӯдак мушахҳас кунад, ки босан, андоми таносулий, сина ва лаби ҳар одам ҳусусӣ аст ва тавассути дигарон набояд дида ё ламс шавад. Кӯдак бояд биомузад, ки дар чунин мавриҷҳо волидон ва бузургтарҳоро ҳабар кунад ва аз гуфтан ва кӯмак хостан на шарм кунад ва на битарсад.

Мисоли дигар, вақте аст, ки касе қасди ҷони шуморо карда аст, агар роҳи фироре нест, инфиҷори ҳашм, танҳо роҳи ҳал аст.

Мисоли дигар, дар мавриди инфиҷори ғам аст. Вақте шумо яке аз наздикони ҳудро аз даст додаед, шояд гиряи аз таҳи дил ва азодории комил танҳо роҳи таҳлияи ҳаяҷони ин ғами амиқ аст.

Гурӯҳе аз ҳама роҳҳои таҳлияи ҳаяҷонӣ, танҳо роҳи саркӯб ва ё инфиҷорро баладанд. Гоҳе решай инфиҷори ҳаяҷони кунунии онҳо, ҳамон саркӯби ҳаяҷонҳои қаблиашон дар дарозмуддат аст.

## Саввум: Тавзехӣ ҳаячон

Гуфтани ин ки ман ҳоло ба ин шиддат асабонӣ ё ғамгин ҳастам, ё тарсидаам, шояд беҳтарин роҳи танзими ҳаячон бошад. Ҳамин ки касе номи ҳаячони худро бар забон меронад ва андозаи онро ҳам эълом мекунад, яъне ба ҷои саркӯб ва инфичор равиши тавзехи ҳаячонро, ки роҳи саҳеҳтаре мебошад, интихоб карда аст. Яъне ў саводи ҳаячонӣ дорад. Ва касе, ки саводи ҳаячонӣ дорад, марҳилаи муқаддимотии танзими ҳаячониро тай карда аст. Тавзехи шуҷоатонаи ҳаячонот дар бештари маврид, саҳеҳтарин роҳи барҳӯрд бо ҳаячон аст. Далоили он:

Яккум: Тавзехи ҳаячон, тайиди хештан аст, то мо қабл аз ҳар кас дунёи эҳсоси худро мӯътабар бидонем ва онро эълом кунем. Яъне мо ҳаячони худро инкор намекунем. Баъзе бо он ки дар шиддати ҳаячон воқеъ шудаанд, дар муқобили ин савол, ки ҳоли шумо хуб аст, посух медиҳанд: Бале. Яъне ҳаячони худро инкор мекунанд. Ин нишонае аз надоштани саводи ҳаячонӣ аст.

Дуввум: Тавзехи ҳаячоноти худ, қӯмак ба дигарон аст, то дунёи осебпазири даруни моро бубинанд ва онро роият кунанд, то мо ба хотири тарс аз он садамот, равобитамонро бо онҳо қатъ нақунем. Бидуни он ки мо аз даруни худ гузориш дихем, дигарон аз даруни мо иттилооте надоранд. Ин иттилоъ надоштан, эй басо корро бадтар мекунад. Агар қасоне, ки бо ҳам зиндагӣ мекунанд, ё ҳамкорӣ доранд, аз даруни худ ҳамдигарро ҳабардор кунанд, иззати нафси ҳамдигарро дар лаҳзаҳои ғалабаи ҳаячон роиоят мекунанд. Ибрози ҳаячон рабитаҳои моро лаҳза ба лаҳза тасҳех мекунад.

Саввум: Саркӯб ва инфичор дар набуди тавзехи ҳаячонот пайдояшон мешавад. Тавзехи ҳаячонот мудирияти ҳаячонии мост, то бо саркӯб ба худамон ва бо инфичор ба дигарон осеб назанем. Дар бисёре аз мавридҳо мо мунфачир мешавем, то ба нафари муқобил ҳаячони худро иброз кунем. Ҳол он ки кофӣ аст, эълом кунем, ки ҳоло ман хеле ҳашмгин ҳастам, ё акнун ҳашт аз даҳ ҳашмгинам ва дигар далеле надорад бо шиддати ҳашт аз даҳ фарёд бизанем то эҳсоси худро тавзех дихем.

Чаҳорум: Тавзехи ҳаячонот як роҳи ҳалли дутарафа аст. Мо мөомӯзем, ки дагирон ҳам аз мо ба дил нагиранд ва моро тарк нақунанд ва масалаҳояшонро зарра-

зарра бо мо матраҳ ва ҳал кунанд. Тавзеҳи ҳаячонот марзҳои миёнфардии моро таъин мекунад. Хонаводаву дӯстон ва ҳамкороне, ки ибрози ҳаячон мекунанд, ҳеч вақт аз ҳам наметарсанд ва аз ҳам намепошанд. Чун ҳар лаҳзае аз ҷаҳонҳои даруни яқдигар боҳабар мешаванд. Агар ҳама ҳаячоноти худро иброз кунанд, лозим нест шабҳо муурӯ кунем, «ҷӣ қасе аз мо ранцида аст». Чаро ки агар ранцида бошанд, худашон дар тӯли рӯз ба мо гуфтаанд.

**Панҷум:** Тавзеҳи ҳаячонот сатили ошқоли рӯҳи моро ҳар лаҳза холӣ мекунад ва намегузорад ранҷо дар мо бӯ бигиранд ва зарфияти ҳаячони мо пур шавад.

**Шашум:** Тавзеҳи ҳаячонот кӯдаки сокитмондаи моро ба ҳарф задан медарорад. Агар кӯдаки сокитмондаи мо лаб ба сухан нагушояд, ба зуди тани мо аз тариқи дардҳо ва бемориҳои равонтани лаб ба сухан хоҳад кушод.

**Ҳафтум:** Баёни ҳаячонот моро бо худамон ва дигарон содик мекунад ва мо аз нақшбозикардан раҳо мешавем. Дар ин сурат лабхандҳо дигар дурӯғ нест ва забони бадану рафтори мо забони аввали мо наҳоҳад буд.

**Ҳаштум:** Ҳеч қасе аз ибрози ҳаячони мо таҳқир намешавад ва эътимод ба нафсашибонро аз даст намедиҳад. Дар ҳоле, ки аз ҳашми мо мумкин аст, хелеҳо таҳқир шаванд ё битарсанд.

### Ибрози саҳеҳи ҳаячонот чӣ гуна аст?

Ибрози ҳаяҷон, қазоват дар бораи шахсият, хислатҳо, нияти пинҳон ва ҳатто рафтори дигарон нест, сӯҳбат дар бораи таъсири рафтори дигарон, бар эҳсоси тарсу ҳашму ғами мост. Манзур ин аст, ки ба атрофиён бигӯем, гуфтор ва рафтори онҳо чӣ эҳсосе дар мо эҷод мекунад, на ин ки бигӯем шумо чӣ шахсияту хислат ва нияти баду рафтори ғалате доред. Ибрози ҳаяҷон, ғайбат аз дигарон нест, гуфтани содиконаи эҳсосе ҳаст, ки дар шумо эҷод шуда аст. Бо ин ҳама фоида барои ибрози ҳаяҷон, ҷаро аз равиши ибрози ҳаяҷон камтар истифода мешавад? Посух ин аст: Чун омӯзиш надидаем. Чун тамрин накардаем. Чун агар ҳам худро иброз кардаем, тавассути касоне, ки саводи ҳаячони надоранд, мавриди ҳамла қарор гирифтаем.

## Чаҳорум: Таҷриба кардани ҳаяҷон

Равиши чаҳорум, ки даркаш каме мушкилтар, аммо анҷомаш баъд аз ибрози ҳаяҷон, беҳтар аз саркӯб ва инфиҷор аст, равиши таҷриба кардани ҳаяҷон дар сатҳи бадан аст. Таҷриба кардани ҳаяҷон намудҳои гуногуне дорад, ки дар зер бо онҳо ошно хоҳед шуд.

### 1. Назорат кардан

Вақте шумо ҳаяҷони тарсро таҷриба мекунед, ба ҷои он ки коре барои ором кардани худ анҷом дихед, ба таъсири он тарс бар бадани худ нигоҳ мекунед. Мавҷи дилшӯраро дар худ ҳис мекунед. Агар рӯ ба рӯи оина биравед, паридагии ранги худро мебинед. Шояд дасту поятон биларзад. Ба ҷои ин ки бихоҳед коре барояш анҷом дихед, ларзиши дастатонро нигоҳ мекунед. Агар тавонистед ларзиши дастонатонро андозагири мекунед. Масъалан, панҷ аз даҳ. Яъне, агар шадидтарин ларзиш шумораи даҳ дошта бошад, акнун шумо бо шумораи панҷ доред меларзед. Мисли ин, ки шумо духтуре ҳастед, ки ба аломатҳои бадани як бемор нигоҳ мекунед. Дақиқае баъд, бидуни он ки шумо коре анҷом дихед, мағзи шумо оромишро ба шумо бозмегардонад. Тафовути ин равиш бо саркӯб дар ин аст, ки шумо ҳаяҷони худро контрол ё саркӯб намекунед, балки танҳо онро назорат мекунед. Ва ин назорат кардан онро таҳифиф медиҳад. Касоне, ки аз шиддати изтироб, дучори ҳамлаи изтироб (паникатак) мешаванд, ҷорае ҷуз таҷрибаи ҳаяҷон дар бадани хеш надоранд. Онҳо аз сармо меларзанд, чанд сония баъд аз гармо месӯзанд. Қалби онҳо чун як давандаи марафон дар дави садметри метапад, дар ҳоле ки онҳо намедаванд ва рӯи замин дароз кашидаанд. Онҳо эҳсос мекунанд доранд марги қарибалвуқуero таҷриба мекунанд. Вазъияти онҳо аз назари ҷисмонӣ чунон вахим аст, ки имкони саркӯби ҳаяҷонро надоранд. Инфиҷори ҳаяҷон ҳам роҳи ҷора нест. Бар зидди чӣ касе инфиҷорро анҷом диханд? Дар инҷо ибрози ҳаяҷонот ҳам мумкин нест. Мемонад факт як роҳ. Таҷрибаи ин ҳаяҷонот дар бадан. Онҳо метавонанд таҷриба кунанд, ки чӣ гуна афкори изтиробӣ бадани онҳоро ба намоиши алоиме чун марги қарибалвуқуъ қашонда аст. Ва ин таҷриба кардан ва мушоҳидаи он, ба мағзашон меомӯзад, ки ин хатар ноши аз як таҳди迪 воқеии берунӣ нест, балки аз як фикри изтиробӣ аст.

Ва аз ин ба баъд, худи мағз рафта-рафта ин афкори изтиробии мушоҳидашударо беэътибор мекунад.

Муртазо дучори ҳамлаи изтироб шуда буд. Тамоми бадани ў меларзид ва қалбаш мисли як давандай марафон метапид. Нафасаш танг шуда буд ва марги қарибалвуқуъи худро эҳсос мекард. Равоншиносе, ки ба болини ў омада буд, гуфт: Натарс то ба ҳол гузориш нашуда аст, ки касе аз ҳамлаи изтироб мурда бошад, ё нуқси узв пайдо карда бошад. Илғои ин фикр тавассути равоншинос, билофосила фикри изтиробиро дар зехни Муртазо беэътибор кард. Фикре, ки ба Муртазо мегуфт, ту ҳам акнун хоҳи мурд, беэътибор шуд ва ҳаячони тарс ва вокунишҳои бадани ў ҳам ором гирифт. Яъне мағзе, ки тарсида аст ва баданро аз дарун ба фирор хонда, тапиши қалбро боло бурда, хунро аз пуст гирифта барои фирор ба самти по фиристода аст, дармеёбад, ки хатаре вучуд надорад ва худашро ба вазъияти оддӣ бармегардонад. Касе, ки дучори паникатақ шудааст, лозим нест иқдоме анҷом диҳад. Ҳар иқдоме мағзи ўро мутақоид мекунад, ки хатари воқеӣ вучуд дорад ва ҳамлаи изтироб ташдид мешавад. Кофи аст ин ҷумла тақрор шавад, ки «то кунун ҳеч касе аз ҳамлаи изтироб намурда ва осебе надида аст». Ва алломатҳое, ки бадани ту нишон медиҳад ноши аз афкори изтиробии туст, ки тавассути мағз шабеҳи як хатари воқеӣ қаламдод шуда аст.

Вақте имкони тавзех ва ибрози ҳаячон ҳаст, зарурате ҳам бар инфиҷор ва саркӯб нест. Таҷрибаи ҳаячон дар бадан ба мо имкон медиҳад, ки мо зарфияти ҳаячониро дар худ боло бибарем. Дуруст мисли афзоиши шуши шиноварон баъд аз тамрини фаровон аст.

## 2. Скан ва оромиши узвҳои бадан

Метавонед дар ҳоле, ки дар вазъияти изтироб ҳастед, бадани худро скан кунед. Аз нӯги по то сар худро қитъа-қитъа назорат кунед ва бубинед дучори чӣ ларза ё спазмае ҳастед. Баъд бо тамаркуз бар ҳар нуқтае аз бадан, ки онро бо зехни худ скан мекунед, ба мудати панҷ сония он нуқтаро саҳт кунед ва баъд раҳо кунед. Бо ин равиш шумо мушкилиро дар бадани худ таҷриба мекунед ва аз тариқи оромиши узви бадан, худро ба вазъияти оромиш бармегардонед.

Фарз кунед, дучори ҳашм ҳастед. Бар оташи ҳашми худ бинишнед ва асари ҳаячони ҳашмро дар бадани худ мушоҳида кунед. Агар рӯ ба рӯи оина бошед, сурхии сурати худро аз шиддати ҳашм мебинед. Ба сурхии сурататон шумора диҳед. Муштҳои шумо дар ҳам фишурда мешаванд. Дилатон меҳоҳад онҳоро ба рӯи миз бикӯбед. Фишурдагии мушти худро шумора диҳед. Фишори асабиро бар дандонҳо ва даҳони худ ҳис мекунед. Онро шуморагузорӣ кунед. Тамоми бадани худро бо зеҳни худ скан кунед. Ҷузъ ба ҷузъ бадани худро аз нӯги по то сар панҷ сония фишурда кунед ва баъд онро раҳо кунед. Акнун дубора фишори асабӣ бар мушту дандону даҳони худро шумора диҳед. Агар аз шумораи сифр ҳанӯз бештар аст, дубора бадани худро скан кунед ва гирифтагии нуқтаҳои бадани худро бо саҳт ва суст кардани узвҳои ҳар бахш ором кунед.

### 3. Биандозаш берун

Мурочиаткунанда: Вакте ба як нафари хос фикр мекунам башиддат асабонӣ мешавам.

Дармонгар: Асабоният кучои ҷисми туст? Агар ин ҳашм як ашё буд, шабеҳи чӣ ашёе буд?

Мурочиаткунанда: Шабеҳи як туб дар гулӯям.

Дармонгар: Тамаркуз кун, саъӣ кун ин тубро аз гулӯят бияндози берун.

Дар ин равиш тамаркуз танҳо бар нуқтаи мавриди омоч гирифтаи бадан тавассути афкори изтиробӣ аст. Шумо ба ҷои скан кардани тамоми бадан, фақат рӯй нуқтае, ки осеби ҳаячониро нишон медиҳад, тамаркуз мекунед.

### Фарқи саводи ҳаячонӣ ва мудирияти ҳаячонӣ

Саводи ҳаячонӣ, яъне огоҳӣ аз навъу андозаи ҳаячон ва сабаби эҷоди он дар худ аст. Аммо мудирияти ҳаячонӣ, яъне тасмим бар ин ки акнун кадом яке аз равишҳо (саркӯб, инфиҷор, тавзех, таҷриба, беэътибор кардани фикр) барои мудирияти ин ҳаячон муносиб аст ва иҷори он.

Дар фасли баъд ба равиши беэътибор кардани фикр хоҳем пардоҳт.



## ФАСЛИ ҶАҲОРУМ

### Нақши фикр дар ҳаячон

Дар инсон ду навъи ҳаячон эҷод мешавад. Ҳаячони аввалия ва ҳаячони сонавия.

#### Ҳаячони аввалия

Вақте эҳсос меқунем мор ва ақраб бо пои мо бархӯрд карданد, беирода пои худро ақиб мекашем. Вақте эҳсос меқунем, дастамон месӯзад, бе ҳеч гуна фикре дasti худро ақиб мекашем. Контроли ҳаячони аввалия бо мағзча ё мағзи худкори мост ва на дар ихтиёри мағзе, ки масъули корҳои боиродаи мост.

#### Ҳаячони сонавия

Ҳаячони сонавия баъд аз фикр ва таҳлил худро нишон медиҳад. Мисол: (Муроҷиаткунанд: Ӯ, ки ин ҳарфро зад, қасдаш таҳқири ман буд.) Пас ғамгин ё ҳашмгин мешавам.

Дар ин маврид ихтиёри ҳаячон дasti мост ва аз тариқи тағйири фикр метавонем он ҳаячонотро эҷод нақунем, ё агар эҷод шуда буд, онро таҳифиф диҳем.

Вақте саводи ҳаячонӣ надорем, ҳатто ҳаячоноти сонавияи мо, ба шакли шартӣ ва ғайри иродавӣ худро нишон медиҳанд. Аммо бо саводи ҳаячонӣ ва тамрин, ҳадди ақал бар ҳаячони сонавияи худ мудирият меқунем.

#### Вазъият, фикр, ҳаячон

Муҳимтарин текники мудирияти ҳаячони тарсу ҳашму ғам, беэътибор кардани афкоре аст, ки боиси он ҳаячон шуда аст. Дар ин сурат, шумо асли масаларо аз байн мебаред, ба чои он ки бихоҳед паёмадҳои онро хунсо кунед.

Маъмулан, вақте аз касе, ки дучори ҳаячони тарс ё хашму ғам шуда аст, мепурсем, сабаби ҳаячони шумо чист? Онҳо вазъиятҳоро гунаҳкор медонанд. Ҳол он ки гунаҳкори аслӣ фикри онҳост. Ба мисолҳои зер таваҷҷӯҳ кунед:

Модари Марям мемирад. Марям азодорӣ мекунад, аммо марги модар ӯро парешон ва афсурда намекунад. Чаро ки меандешад, модари ман умри худашро карда буд ва хушбахтона, қабл аз ин ки барҷомонда шавад, аз ин дунё рафт.

Марҷон, хоҳари Марям, баъд аз марги модар, як сол дучори афсурдагӣ мешавад. Чаро ки меандешад, модарам ҳанӯз чашмаш ба дунё буд ва дилаш намехост бимирад. Охир чаро ӯ ба ин зудӣ аз дунё рафт?

Ба ду вазъияти зер таваҷҷӯҳ кунед. Ҳар қадом, сабаби ҳаячони яке аз ин ду хоҳарро нишон медиҳанд:

### Вазъияти Марям

Мавқеият: Марги модар.

Фикр: Модарам умрашро карда буд ва хушбахтона, қабл аз ин ки барҷомонда шавад, аз дунё рафт.

Ҳаячон: Ғами қобили қабул дорам ва оромиш дорам.

### Вазъияти Марҷон

Мавқеият: Марги модар.

Фикр: Модарам хеле ҷабр дид. Ҳанӯз чашмаш ба дунё буд. Охир чаро ӯ ба ин зудӣ аз дунё рафт?

Ҳаячон: Ғами шадиде дорам. Гиря мекунам ва нӯшҳори фикрӣ дорам. Як сол аст, афсурдаам.

Дар мисоли Марям ва Марҷон, мавқеият, ки марги модари онҳост, яке аст. Аммо фикри Марям ва Марҷон гуногун аст, аз ин рӯ ҳаячоноти онҳо низ гуногун аст.

Мисоли дигар: Дар як коргоҳ, соҳибкоре ба коргаронаш саҳт мегирад ва бо онҳо бо меҳрубонӣ сухан намегӯяд. Баъзе аз коргарон ҳам бисёр нороҳат мешаванд.

Аммо баъзе аз онҳо на нороҳат мешаванд ва на аслан ба рӯи худашон меоранд.  
Чаро ин чунин аст?

Мисоли коргари аввал

Иттифоқ: Саҳтирии соҳибкор ва номеҳрубонии ў.

Фикр: Чаро бо ман ин тавр рафтор кард? Медонам қасдаш таънаву таҳқири ман буд. Дилам намехоҳад дигар дар ин ҷо кор кунам.

Ҳаячон: Ғами шадиде дорам.

Мисоли коргари дуввум

Иттифоқ: Саҳтирии соҳибкор ва номеҳрубонии ў.

Фикр: Бечора бо ин саҳтирий ва номеҳрубонӣ, қабл аз ҳама худаш чӣ ранҷе мебараад. Баъдан, ҳам аз ҷашми бештаре аз коргаронаш меафтад. Ва боиси мешавад, ки ҳолат бадтар гардад, чун коргарон камкорӣ мекунанд.

Ҳаячон: Барои соҳибкор эҳсоси дилсӯзӣ дорам.

Дар ин ду мисол, мавқеият барои коргари аввал ва дуввум яке аст, аммо ҳаячоноти онҳо дигаргун аст, чаро? Барои он ки фикри он ду дар тафсири рафтори соҳибкор гуногун аст.

Нақши фикр

МО бо ҳаячони тарсу ҳашму ғам ба дунё меоем ва ин ҳаячонот то поёни умр бо мост, аммо танзими он дар ихтиёри мост ва бидуни шак муҳимтарин абзори танзими ин ҳаячон фикри мост. Ҳар фикре аз мо дар қасре аз сония, ба эҳсосу ҳаячон табдил мешавад. Мо бидуни доностани равиши саҳеҳи фикр кардан, имкон надорем худро аз шарри эҳсосоту ҳаячоноти саркаш раҳой бахшем.

Фикр чист?

Барои он ки фикрро бишиносем, беҳтар аст, анвоъи онро бишиносем. Баъзе аз фикрҳо, боварҳои мо ҳастанд. Якбор тасмим гирифтаем, ки ин фикр ҳақиқат аст

ва ба он бовар кардаем. Ҳоло дар ҳар базангоҳ (чио хатарнок) ин бовар худашро дар мағзи мо нишон медиҳад ва ҳаячоноти моро эчод мекунад. Гоҳе афкори мо нӯшхорҳои фикри мо ҳастанд. Мисол гӯсфанде, ки ҳар чиро дар рӯз хӯрда аст, шаб дар оғил аз нав ба даҳон меорад ва аз нав мечаввад. Мо низ ҳодисаҳоро, ки бар мо гузашта аст, ҳар шаб дар ҷойгаҳи хоб ё ба ҳангоми танҳоӣ ба сатҳи зеҳн меоварем ва онро нӯшхор мекунем.

### Нақши боварҳо дар ташдиidi ҳаячон

Боварҳо, бахше аз шинохти ҳаячонзо ҳастанд: Мисол, ба худам мегӯям: Агар аз касе бадам биёяд, бояд онро бо ҳашм берун бирезам, то ҳолам хуб шавад, вагарна ҳолам бад мешавад. Ин навъ боварҳо рӯи мудирияти ҳаячонот асар мегузоранд. Ҳар вақт ҳаячонзада мешавем, навъи бовар пушти ҳаячоноти мо фаъол аст. Беэътибор кардани боварҳои ғалат, бар каммияти ҳаячоноти мо асар мегузорад.

### Мисоли бовари ғалат

- Агар аз касе бадам биёяд, бояд нафратамро фарёд бизанам ва ҳоли бади худамро сари ў ҳолӣ кунам, то ҳолам хуб шавад, вагарна ҳолам хеле бад мешавад.
- Агар дод назанам, мекафам.
- Агар бачаро назанам, ки одам намешавад.
- Задди зарбате, зарбати нӯш кун. (зарбулмасал)

То ин боварҳо беэътибор нашаванд, ҳаячоноти ноши аз онҳо ҳам фурӯкаш намекунанд.

### Беэътибор кардани боварҳои ғалат

Худамро ҳолӣ кардам, аввал як лаҳза ором шудам. Баъд нафари муқобил асабонӣ шуд, ў ҳам рӯи ман худашро ҳолӣ кард, ки ором шавад, дубора нооромтар шудам. Пас фоидааш чӣ буд?

## Нұшхори фикрі ва ташиди ҳаячон

Ба мисоли зер таваққұх кунед, то сикли маңыби мавқеият, фикр ва ҳаячонро, ки боиси нұшхори фикрі мешавад, бубинед:

Мавқеият: Як нафар гапи номуносибе ба ман зад.

Фикр: Ман фикр мекунам, ки мавриди тақпир воқеъ шудаам.

Ҳаячон: Аз ү бештар мутанаффир мешавад.

Фикр: Дубора ба он мавқеият фикр мекунам.

Ҳаячон: Танаффури ман ташдид мегардад.

Фикр: Ба худам мегүям: Бояд занг бизанам ва ба ү бигүям кораш бад буд.

Ҳаячон: Баъд аз ин фикр, танаффури ман аз ү бештар мешавад. Пур шудани зарфияти тақаммули ман.

Мавқеият: Занг мезанам ва тақпираш мекунам. Телефонро, ки қатъ мекунам, дубора фикр мекунам.

Фикр: Оё кори ман дуруст буд? Ба худам چавоб медиҳам: Оре, хуб кардам, ки занг задам, чун ҳолам хуб шуд. Агар намегуфтам, ҳолам хеле бадтар мешуд. Баъд дубора дар фикрам мегүям: Кошки намегуфтам. Вақте ба ү гуфтам, фақат як лаңза ҳолам хуб шуд. Баъдаш дубора ҳолам бад шуд.

Ҳаячон: Баъд дучори ҳаячони пушаймонй мешавам.

Фикрхои зидду нақиз: Набояд ү ин корро мекард. Ү маро тақпир кард, چавобашро медиҳам.

Гұшаи дигари зеҳн: Қавоби баде, ки мешави мисли ү.

Гұшаи дигари зеҳн: Пас истам, ҳарчай хост ба ман бигүяд?! Ү ҳақ надошт.

Гұшаи дигари зеҳн: Хуб, агар қавоб диҳад, мешұрам ва мегузорамаш канор.

Гұшаи дигари зеҳн: Бақия аз күчө мефаҳманд, ҳақ бо ман буд?

Ҳаячон: Эхсоси ошуфтагй ва сардаргумй.

Ин модели фикр карданро нұшхори фикрі мегүянд. Баъд аз як иттифоқи бад, шумо ба қойғаҳи хоб меравед ва мумкин аст то субҳ, ҳазор бор ин чархи фикру ҳаячонро давр бизанед ва ба ҳеч роҳи ҳалле нарасед, аммо ҳар кадом аз ин

фикрҳо, дар шумо ҳаячонеро боис мешаванд ва ҳар кадом шуморо ба таври худ меранчонанд.

Баррасии равоншиносона: Бо худатон ҳарфҳое мезанед, ки ҳолатонро бадтар мекунад: Набояд ин корро мекард. Бояд ба ў бигӯям, ки ҳақ надошт... Ҳамин ки «ҳақ надошт» – ро бо худатон такрор мекунед, асабонӣ мешавед. Агар пеши равоншинос биравед ў:

Аввал. Ба дунболи фаҳми мавқеият, фикру ҳаячони шумост.

Дуввум. Ба дунболи фаҳми ҷузъиёти фикри шумост: (Шинохти нӯшхорҳо: фикрҳо, боварҳо)

Саввум. Ба дунболи боздошти нӯшхорҳо ва тағирии фикри шумост.

Агар мо ба равоншинос, фақат аз мавқеият ва он чи иттифоқ афтодааст, бигӯем, ў аз фикру тафсири мо дарбораи он иттифоқ мепурсад: Хуб, ту баъд аз он иттифоқ, чӣ фикре кардӣ? То бидонад фикри мо чӣ буда аст? Ва агар мо аз фикрамон бигӯем, аммо аз эҳсосамон нагӯем, мепурсад: Хуб, ин фикро кардӣ, баъдаш чӣ эҳсосе кардӣ? Агар бигӯем, норорҳат шудам? Мепурсад: Нороҳатии ту чӣ буд? Ҳашм буд? Ғам буд? Тарс буд? Вақте эҳсосамонро мушаххас кардем, аз мо мепурсад: Вақте фикр кардӣ, ки ў ҳақ надошт, эҳсоси ҳашмат аз 0 то 10 чанд буд? Ва вақте фикри баъдиро кардӣ, ҳашмат ба адади чанд расид? Вақте занг задӣ, эҳсосат чӣ фарқе кард? Ҳашмат поён омад ё боло рафт? Ва аз тариқи ин навъ саволҳо, ба мо меомӯзад, ки он иттифоқ фақат ҷараҷаи аввалро дар зеҳни мо зада аст ва бақия нороҳатиҳову ҳаячоноти мо ношӣ аз фикри мо буда аст. Барои он ки аз нороҳатӣ хориҷ шавем, бояд аз фикри нокоромадамон фирор кунем. Тафсири худамонро аз ҳодиса иваз кунем. Ё тамрин кунем, ки фикрҳоямонро бовар намекунем. Ё бо текникухе онҳоро аз эътибор бияндозем.

## Текники ҳавоспартӣ

Мавқеият: Як нафар гапи номуносибе ба ман мезанад.

Фикр: Ман фикр мекунам, ба ман таҳқир шуд.

Ҳаячон: Аз ӯ хашмгин мешавам.

Текники ҳавоспартӣ: Фикри худамро ба чизи дигаре парт мекунам. Ба чизе ки барои ман хушоянд аст.

Ҳаячон: Оромишу лаззат ҷои ғаму хашми маро мегирад.

Рӯихати ҳавоспартиҳои оромбахшу лаззатбахши худро таҳия кунед.

### Текники тағйири тафсир

Мавқеият: Як нафар гапи номуносибе ба ман мезанад.

Фикр: Ман фикр мекунам, ба ман таҳқир шуд.

Ҳаячон: Аз ӯ хашмгин мешавам.

Текники тағйири тафсир: Тафсири худамро аз иттилоқ иваз мекунам: Ман, ки намедонам, ҳадафи ӯ чӣ буд. То ба ҳол ҳар киро шинохтам, охираш бахшидам.

Ҳаячон: Эҳсоси оромиш.

### Текники адами бовар ба фикр

Мавқеият: Як нафар гапи номуносибе ба ман мезанад.

Фикр: Ман фикр мекунам, ба ман таҳқир шуд.

Ҳаячон: Аз ӯ хашмгин мешавам.

Адами бовар ба фикр: Ба худам мегӯям: Агар фикри ман дуруст буд, ҷаро ин қадар фикрҳоям иваз мешаванд. То ҳол ҳар вақте фикрамро бовар кардам, ҳоли худамро бадтар кардам. Инро ба фикри худам мегӯям: Хуб чӣ? Дубора чӣ аз ҷони ман меҳоҳӣ?!

Ҳаячон: Эҳсоси оромиш ва бахшиш.



## ФАСЛИ ПАНҖУМ

### Тағиیر

Вақте саводи ҳаячонӣ пайдо кунем, яъне ҳаячони тарсу ҳашму ғамро мешиносем. Яъне метавонем мавқеият, фикр ва ҳаячонро аз ҳам тафкик кунем. Яъне метавонем суръат, муддат, шиддат ва теъдоди ҳаячонҳоро андоза бигирем. Яъне равишҳои бархӯрд бо ҳаячонҳоро, ки саркӯб, инфиҷор, иброз, таҷриба ва беэътибо кардани афкор аст, мешиносем. Яъне медонем, ки ҳаячоноти тарсу ҳашму ғами мо бештар аз фикри мост ва камтар аз мавқеият ва иттифоқоти атрофи мо аст. Яъне медонем, агар фикри худро аз мавзӯи озордиҳанда, ба мавзӯи оромишбахш ё лаззатбахш иваз кунем, ҳоламон беҳтар мешавад. Яъне медонем, агар афкори худро беэътибор кунем ё тафсири худро из иттифоқҳо ва мавқеиятҳо иваз кунему пеши нӯшҳори фикрии худро бигирем, ҳаячоноти манфии мо мусбат мешаванд. Ҳамаи ин донистанҳо саводи ҳаячонӣ ном дорад ва қадами аввалия барои танзими ҳаячон аст.

### Ташхиши раванди тағиир

Агар танзими ҳаячонӣ дуруст иттифоқ бияфтад, хоҳем гуфт нисбат ба гузашта:

1. Дертар дучори ҳаячон мешавам. Яъне бо суръати камтар.
2. Бо шиддати камтар дучори ҳаячон мешавам. Агар қаблан ҳашт аз даҳ асабонӣ мешудам, акнун ҳашмам ҳудуди се ва чаҳор аз даҳ аст.
3. Хеле зуд ҳаячонам фурӯкаш мешавад. Агар қаблан ду-се рӯз ҳаячонотам тӯл мекашид, ҳоло чанд дақиқа ё як соат бештар тӯл намекашад.
4. Теъдод камтар. Агар қаблан ҳар рӯз даъво мекардам, ҳоло ҳафтае ё моҳе як бор даъво мекунам.

### Тағиiri муносиби ҳар кас

- Агар касе танзими ҳаячонй надорад ва мудом мунфачир мешавад, бояд саркӯб ва контроли ҳаячонро биёмӯзад.
- Агар мудирияти ҳаячонй надорад, бояд саводи ҳаячониро биёмӯзад. Яъне, ҳама роҳҳои бархӯрд бо ҳаячонро.
- Агар боварҳояш ғалат аст, бояд боварҳояшро тағийир диҳад, ё беэътибор кунад.

### Барои тағийир аз кучо шурӯъ кунем?

Бо ин ки ҳаячони шадид, муҳимтарин аломати бетанзимии ҳаячонй аст, аммо мушовир ҳеч гоҳ тасҳех намекунад, балки аввал ҳаячоноти муроҷиаткунандаро ба рамсият мешиносад. (Валидайт - тасдиқ кардан) Новобаста аз он, ки медонад ин ҳаячонот бо ин шиддат ғалат аст, аммо мегӯяд:

Ман туро мефаҳмам ва даркат мекунам, ки чаро ҳашмгин шудӣ. Аммо ҳеч вақт намегӯяд: Фикри ту дуруст аст ва дигарӣ гунаҳкор аст. Балки танҳо мегӯяд: Туро мефаҳмам, ҳаячонотатро мефаҳмам. Сабаби ин корҳоеро, ки мекунӣ мефаҳмам. Ва мункири ҳаячоноти ў намешавад. Чун муроҷиаткунанда аз ҳаячоноти худ ва ранҷе, ки аз он бобат мебарад, бо хабар аст. Ва агар мушовир ранҷи ўро ба расмият нашиносад, муроҷиаткунанда далеле барои идомаи мушовара наҳоҳад дошт. Аммо мушкил инҷост, ки муроҷиаткунанда, маъмулан ранҷи худро далел бар ҳаққонияти фикри худ мегирад. Мисол: Агар хаёл карда, дигарӣ ба ў таҳқир карда ва ҳоло ў ранҷ мебарад, пас ин ранҷ далели он аст, ки дигарӣ ҳатман ба ў таҳқир карда аст. Мушовир ранҷи ўро ба расмият мешиносад, аммо кӯмак мекунад, то ба ў биёмӯзад, ки ин фикр, ки «дигарӣ ба ман таҳқир карда», асбоби ранҷи ўст, на ин ки ранҷи ў, далеле бар таҳқире аст, ки воқеан иттифоқ афтода аст. Ҳатто метавонад таҳқире иттифоқ афтода бошад, аммо муроҷиаткунанда сабаби он таҳқирро тарбияти бади таҳқиркунанда, ё ноши аз хуш набудани ҳоли таҳқиркунанда бидонад ва ин таҳқирро ба худ нагирад, то ранҷ набарад. Яъне мушовир рӯи фикри муроҷиаткунанда кор мекунад, то бидонад ҳаячонот бо қадом бовару фикри ғалат пайванд хӯрдааст ва мекӯшад он фикрҳо ва боварҳоро беэътибор кунад, то муҳаррики ҳаячонро аз кор барорад.

Бо ҷашми баста як хотираи ҳаячониро бо ҳудатон тавре муур қунед, ки битавонед то онҷо, ки мумкин аст, мисли қабл ранчи онро таҷриба қунед. Дар он ҳангом, чӣ либосе тани шумо буд? Чӣ қасоне дар атрофи шумо буданд? Дар баданатон чӣ эҳсосе буд? Хотираеро муур қунед, ки ҳаячони тарс ё ҳашм ё ғамро дар ҳадди боло дар шумо эҷод қунад. Мо намепурсем, он хотира чӣ буд? Мепурсем, чӣ иттифоқе дар бадани шумо афтод? Ба ҳама он чӣ дар фикру эҳсос ва бадани шумо мегузарад, таваҷҷӯҳ қунед ва он ҳаячонотро иғроқомез бозсозӣ қунед. Агар ҳолатон аз ин ёдоварӣ бад шуд, саъӣ қунед ҳоли ҳудатонро аз тариқи таваҷҷӯҳ ба мавзӯи дигар, муваққатан хуб қунед. Ва дубора идома диҳед.

Посух диҳед, чӣ ҳиссе бештар дар ҳаячонатон буд: тарс, ҳашм, ғам? Ё шодӣ? Ҳофизаи мо барои ҳифзи хотироти хуш кӯтоҳ аст. Магар дар синни боло, ки ба хотироти хуш муроҷиат мекунем. Онҷо ҳам маъмулан табдил ба ҳасрату ғам мешавад.

Оё ҳамаи ин эҳсосоти ғаму шодӣ ва ранҷу лаззатро бо ҳам махлут доштед?

Оё метавонед рӯи ҳаячонотатон ном бигзоред?

Диаграммашиносии андозаҳои ҳаячонот дар лаҳзаҳои мухталиф, қаблу баъд аз ҳар иттифоқ ва қаблу баъд аз ҳар фикри шумо чӣ буд?

Мехоҳем бидонем дар чӣ мавқеият, чӣ фикре кардед, баъд дучори чӣ ҳаячон шудед, баъд чӣ рафторе кардед, баъд чӣ иттифоқе дар баданатон афтод?

Оё факт баладед хотираро тавзех диҳед? Оё баладед, афкору боварҳоеро, ки баъд аз ҳар иттифоқ фаъол шуданд, баён қунед? Оё балад ҳастед ҳаячоноти линк (пайваст) ба он афкор ва боварҳоро бо ҷаҳор мушаҳҳаса суръат, шиддат, муддату төъдод тавзех диҳед?

Оё баладед, иттифоқоти бадани ҳудро баъд аз як таҷрибаи ҳаячонӣ, тавзех диҳед? Масалан, вақте фикр кардам ишқи зиндагиам дорад маро тарк мекунад, занам дорад талоқ мегирад, ё доранд маро аз кор бекор мекунанд, нафасам дигар боло намеомад. Ҳоло ҳам нафасам гирифта аст.

Мушовир: Он вақт дар дилат чй хабар буд?

Мурочиаткунанд: Эҳсоси дилшўра. Фами ваҳшатнок.

Мушовир: Дар бадану аъзулотат чй ҳолате буд?

Мурочиаткунанд: Спазма

Мушовир: Дар зонуҳоят чй хабар буд?

Мурочиаткунанд: Меларзид.

Мушовир: Дар сарат чй хабар буд?

Мурочиаткунанд: Сарам сабук буд. Мисли ин ки ҳеч чй дар сарам набуд.

Мушовир: Дар он замон низ ҳавосат ба ин чизҳо буд? Ё ҳоло, ки дорам мепурсам?

Яъне, оё саводи ҳаячонӣ доштӣ, ё фақат ҳаялонотро надониста тачриба мекардӣ?

### Дармони травма

Мисоли азо: Дар азодорӣ ҳар меҳмоне, ки аз дар ворид мешавад, коре мекунад, ки соҳиби азо гиря кунад. Тозаворид аз соҳиби азо мепурсад: Чй шуд? Ӯ, ки хубу солим буд, чаро якбора моро танҳо гузашту рафт? Азодор дубора қиссаи марги азизи аздастрафтаро таъриф мекунад ва зор–зор гиря мекунад. Бо ин тартиб ҳама кӯмак мекунанд, то бо баёдовардани ҷузъиёти бештари он ғам, хотироти азодорро комил кунанд, то ӯ аз шарри травма хориҷ шавад.

Мисоли таҷовуз: Бисёриҳо, ки барои дармони травмаи таҷовуз пеши равоншинос мераванд, азоби вичдон доранд, ки чаро дар лаҳзаи таҷовуз шах шуданд. Ғофил аз ин, ки нармағзори хилқат онҳоро шах карда аст. Дар хилқат вақте бо хатар мувоҷеҳ мешавем, се вокуниш мумкин аст аз мо сар бизанад: Вокуниши ҷанг, вокуниши фирор, вокуниши фриз (шах), яъне намедонӣ бичангӣ, ё фирор кунӣ, мисол дар барҳӯрд бо мор. Мумкин аст, ки чунон шок шавем, ки наметавонем фирор кунем ва на метавонем бичангем. Дар мавриди таҷовуз низ баъзе аз қурбониён фриз мешаванд. Равоншинос бо тавзехи ин се ҳолат, аз азоби вичдони мурочиаткунандай мавриди таҷовуз қарор гирифта, мекоҳад. Баъд бо пурсиш аз ҷузъиётот, кӯмак мекунад, то ӯ борҳо он таҷовузро бозсозии зеҳнӣ кунад ва бо ҳар бор таъриф аз бори ҳаячонӣ он бикоҳад. Тавре ки ба хотир овардан ва баёни

ин тачриба аввалин бор бисёр дарднок аст, аммо дар марҳилаҳои баъд, қурбонии таҷовуз бетафовуттар аз таҷовуз ҳарф мезанад, ки ин нишонаи шифои заҳми травма аст. Агар муроҷиаткунанда хотираэро ба ёд оварад ва дучори ҳашму ғам ва тарси шадид шуд, яъне ҳаячоноти он ҳодиса ҳанӯз танзиму холӣ нашуда ва дар равони ў боқӣ монда аст.

### Сабаби ҳудзаний чист?

Ҳудзаний, навъи ҳавоспартии номутаносиб, аз шиддати ҳаячони манғӣ аст. Мисол: Кӯдак аз дандондард ҳудашро мезанад. Дастаншро мегирэм, гиря мекунад, ўро раҳо мекунем, ҳудашро мезанад ва ором мешавад. Мисол: Ихтилоли марзӣ (Borderline): Он дарде, ки дар ҷисму равони ман аст, бо гиря ва дору ҳӯрдан намеистад. Фақат вақте як дарди ҷисмӣ мекашам, он дард меистад. Вақте ҳудамро заҳмӣ мекунам, он дард меистад ва ором мешавам. Сабаби заҳмҳо дар бадани қасоне, ки ихтилоли шахсияти марзӣ доранд, ҳамин аст.

### Аломатҳои касе, ки танзими ҳаячонӣ дорад

Аввал: Мехрубонӣ дар сурат ва лаҳн;

Дуввум: Арзишӣ будани рафткор;

Сеюм: Эъломи ҳаячонот дар ҳангоми ҳатар: Ман ҳоло асабониам, ҷанд дақиқа меравам берун то ором шавам. Агар ин корро идома бидиҳам, мумкин ошуфтагии зеҳни ман бештар шавад. Аввал бояд ҷанд дақиқа ҳудамро ором кунам. Ин навъ рафткор нишондиҳандай он аст, ки он шахс танзими ҳаячонӣ дорад.

### Дармонгар, муроҷиаткунанда, дармон

Муроҷиаткунанда бо дармонгар ҳарф мезанад. Дармонгар ҳамзамон онро анализ мекунад ва мавқеият, фикр, ҳаячони ўро дармеоварад. Ва диаграмаи ҷоргона: суръат, шиддат, муддат, төъдодро дуруст мекунад ва дармеёбад, ки бо чӣ навъ ҳаячоне тараф аст. Оё бо ҳама ҳаячонҳо рӯ ба рӯ мешавад? Ё ин ки

мурочиаткунанда танҳо бо яке аз ҳаячонҳо дасту поча нарм мекунад? Оё ҳаячонҳо шадиданд, ё мутавасситанд, ё хафиғанд? Баъд то онҷо ки мумкин аст, ба мурочиаткунанда саводи ҳаячониро омӯзиш медиҳад. Баъд мепурсад, ҳоло ки фахмидӣ ҳаячонҳо чистанд, худат, мавқеият, фикру ҳаячонҳоятро дарбиёвар. Кадом мавқеият, кадом фикру боварро дар ту фаъол мекунад, ки натиҷааш ин ҳаячон ё ин рафтори хосе дар туст? То ӯ оқибат ёд бигирад, ҳаячоноташро ба сурати каммӣ дарбиёварад.

Мурочиаткунанда то инҷо медонад, ки: Чӣ мавқеиятҳое ҳаячоноташро эҷод мекунанд. Навъи ҳаячоноти ӯ чист? Бо ин ҳаячонот чӣ иттифоқе дар баданаш меафтад? Пушти ин ҳаячонот чӣ афкору боваре вучуд дорад? Ин афкор ба чӣ рафторҳое боис мешавад? Илова бар ин медонад, ки таҷрибаи ҳаячони тарсу ғаму ҳашм табии аст ва ӯ фақат бояд суръат, шиддат, муддат ва теъдоди онҳоро мудирият кунад.

Дар ниҳоят ӯ медонад, ки равоншинос ҳоли ӯро хуб намекунад, балки ба ӯ меомӯзонад, ки чӣ ҷизҳое пушти ҳаячонот ва ранҷҳои ӯ вучуд дорад ва онҳо чӣ гуна фаъол мешаванд. Ба ӯ текниқҳоеро меомӯзонад, ки мудирияти он ҳаячонҳоро дар ихтиёр бигирад. Дар ин марҳила, ҳаячонот барояш оддӣ шуда аст, яъне медонад, ки доштани тарсу ҳашму ғам табии аст ва ҳама мардум онҳоро дар худ доранд, аммо андозаҳояш дар ҳар фард дигаргун аст. Ҳоло вақти он аст, ки ӯ навъ ва андозаи ҳаячоноти худро дақиқтар бишносад.

### Ду навъи мурочиаткунанда

Аввал. Мурочиаткунандаҳои бо ҳаячоноти ифротӣ. Онҳое, ки ҳаячоноташон мисли сурби гудохта аст. Ҳамонҳое, ки худзаний мекунанд, то ором шаванд. Масалан, қасоне, ки ихтилоли шахсияти марзӣ доранд.

Дуввум. Мурочиаткунандагоне, ки дар муқобили дард, бетаҳаммуланд. Инҳо намехоҳанд дарди ноши аз сабки зиндагиеро, ки интиҳоб кардаанд, бипазиранд. Намешавад қасе ҳомиладор бошад ва дарди зоямонро накашад. Намешавад қасе бачадор шавад ва шабзиндадории иҷборӣ надошта бошад. Намешавад қасе равоншинос шавад ва дарди рӯ ба рӯ шудан бо одамҳои афсурда ва дар ҳоли

худкуширо напазирад. Бояд ба онҳо омӯҳт, ки ҳар интихобе ҷуброне дорад ва интихобҳо ҳам бояд бар асоси фоида бошад ва ҳам бар асоси ҷубронҳое, ки ҳатман бо ҳар интихобе бояд пардохт.

Дар мавриди гурӯҳи аввал – бордерлайнҳо, аввал мушовир ранчи онҳоро ба расмият мешиносад. Баъд техникҳоеро, ки ҳаячонотро поён меоварад, ба онҳо омӯзиш медиҳад. Барои мавриди сабук текники релаксейшен хуб аст. Барои мавриди шадид текники майндфулнес. Яъне ҳузури огоҳонаи тамому комил дар лаҳзаи ҳол ва бидуни қазоватро ба онҳо омӯзиш медиҳад. Мушовир муроҷиаткунандаро тамрин медиҳем, ки шароитро бидуни қазоват назорат кунад. Мисол: Тамрини мавиз: Мушовир мавизеро ба дасти муроҷиаткунанда медиҳад ва мегӯяд ин ашё исм надорад. Ту кунҷковона барои аввалин бор дори онро кашф мекунӣ. То онҳо ки метавонӣ ин ашёро бо ҳавоси панҷонаат таъқиб кун:

Ламс: Онро ба лабат бимол.

Бӯ: Онро бӯ кун.

Дидан: Чуқутиву кунҷҳояшро бубин.

Чашидан: Бо забон маззаи онро таҷриба кун.

Дар майндфулнес, сатҳи худогоҳӣ боло меравад. Меомӯзем, масъалаҳои рӯзонаи воқеирио таҷриба кунем ва дигар вақте барои нӯшҳори зеҳнӣ намемонад. Бо майндфулнес, ба зеҳн шифт карданро ёд медиҳем. Тамаркузи зеҳни одами тамрин накарда чилу панҷ сония аст. Одамҳо ҳазорон фикр дар рӯз доранд. Тамрин: Ба кишмиш ё ҳар ашёи дигар барои се дақиқа тамаркуз кунед. Вақте ҳавосатон ҷои дигар рафт ва дубора ҷамъ шуд, ба худатон табрик бигӯед: Дар ин сурат дар мағзи шумо дупомин, ки ҳормони мукофот аст, пошида мешавад.

Текники нигоҳ кардан ба ҳаячонот ва дӯст шудан бо онҳо: Ҳашму тарсу ғам зери пӯсти ман ҳастанд ва ман бо онҳо дӯстам. Ба ҷои он, ки бигӯи ў маро асабонӣ кард. Робитаи сабабу натиҷае, ки дар гузашта шакл гирифта аст, бигӯ, ман асабони ҳастам ва қодир бош моликияташро бипазирий.

Муроҷиаткунанда: Ман нороҳатам. Наметавонам гузаштаро фаромӯш кунам.

Дармонгар: Ҳамин тавр нороҳат бимон ва ба ман бигӯ дар ту ҷӣ мегузарад.

Муроҷиаткунанда: Се моҳ пеш модари ман мурд, аммо ҳаячоноти ман дар мавриди ў боло ва поён меравад.

Дармонгар: Шояд баъзе вақтҳо ба ў фикр мекунӣ?

Муроҷиаткунанда: Бале, ба ҷисми ӯ фикр мекунам, ки ҳоло зери хок аст. Оё агар ҳавосамро сӯи дигар кунам, беҳтар мешавам?

Дармонгар: Муваққатан бале. Аммо дар дарозмуддат бояд тафсири худатро аз ин марг иваз кунӣ. Оё вақте режими ҳаробшавӣ мегирӣ ва вазн аз даст медиҳӣ, он чанд кило вазни кам шудаи ту ба кучо меравад? Бо ҳамин мантиқ ба ҷисми мурда фикр кун.

### Текникҳои рафторӣ

Файр аз равишҳои овардашуда барои танзими ҳаяҷон, аз назари рафторӣ низ метавон равишҳоеро омӯхт. Мисол, мудирияти стресс. Мудирияти ҳалли масъала. Мудирияти хулқи манғӣ. Мудирияти ҳашм.

Яке аз омӯзишҳое, ки ба танзими ҳаяҷонӣ қӯмак мекунад, рафтордармонии шинохтӣ аст (CBT).

Мушовир: Як лист аз мушкилот доштӣ: мисол, даъво бо ҳамсар, даъво сари саф, даъво бо ҳамкор. Барои ҳар қадом, мавқеият, фикр, ҳаяҷони шуморо таъриф кардем. Дар тамоми ин мавқеиятҳо се ҷиз муштарак буд:

Ин фикрро дорам.

Ин эҳсосро дорам.

Он корро мекунам.

Шумо дар мусалласи фикр, эҳсос, рафтор гирифтор шудаед. Фикр намекунед барои раҳои аз ин мусаллас бояд тарзи фикри худро тағйир бидиҳед?

Муроҷиаткунандаи аввал: Гоҳе худам дилам намехоҳад ҳаяҷонам поён биёяд. Мехоҳам ин ҳашм ва нороҳатӣ бо ман бошад, ки дубора вориди чунин робитае нашавам. Мисол: Модар ҳастам, меравам пеши равоншинос, то изтироби маро кам кунад. Аммо вақте ба хона бармегардам, изтиробамро ҳифз мекунам, то ҳавосам парешон нашавад ва якбора балое сари бачаам биёяд.

Мушовир: Пас аз се ҷониби ин мусаллас, қоидаро гузаштаи рӯи тарафи фикр ва он ҳам ин фикр, ки бояд музтариб бошам. Фикр намекунӣ ҳаячоноти ту ба хотири бовар ба ҳамин фикр аст? Мушовир бо матраҳи ин савол шурӯъ ба беэътибор кардани боварҳои муроҷиаткунанда мекунад.

Муроҷиаткунандаи дуввум: Хеле дилам меҳоҳад, ҳаячонотам кам буд, аммо дасти худам нест.

Мушовир: Агар ман текнико ба ту ёд бидиҳам, ки қӯмак мекунад, ҳаячонотат кам бишавад, дӯст дорӣ ёд бигирий? Баъд ба ў омӯзиши релаксейшен ё майндфулнес медиҳад.

Муроҷиаткунандаи саввум: Ба ман ҳақ бидиҳид, агар ҳам битавонам ҳаячонамро кам кунам, намехоҳам, чун...

Дар ин ҷо муроҷиаткунанда дорад аз истидпол (мантиқ) сӯҳбат мекунад. Барои дармони ў бояд аз текникои шинохтӣ истифода кард.

Муроҷиаткунандаи чаҳорум: Марде, ки занаш ба ў хиёнат карда аст, аммо дигар ба он хиёнати занаш фикр намекунад, беғайрат аст. Номардии марде, ки муфлис шуда, аммо ба бадбахтии хонаводааш фикр намекунад. Дар ин маворид бо як төъдоди мантиқу далел тараф ҳастем, ки то онҳоро беэътибор накунем, он афкор муҳаррики ҳаячонот боқӣ хоҳанд монд.

Муроҷиаткунандаи панҷум: Дар бисту чаҳор соат ман дар як ҳолат нестам. Сабаби нороҳатии ман он рӯйдодҳо нест, фикри ман аст.

Мушовир: Ҳуб, меҳоҳӣ ба ту текнике ёд бидиҳам, ки фикрҳоят кам шаванд?

Муроҷиаткунандаи шашум: Росташ, ман сазовори хушҳолӣ нестам. Чун ман муфлис шудам ва хонаводаамро бадбахт кардам.

Ин баёни имоне аст ба қонуне, ки хатокор бояд мӯҷозот шавад. Дармонгар бояд ин қонунро беэътибор кунад.

Мушовир: Вақте ту танбех шудӣ, чӣ суде ба хонаводаат мерасад? Дар он сурат хонавода ҳам мушкили молӣ хоҳанд дошт ва ҳам як падари афсурда. Ин тавр хонаводаат ду бор муфлис мешаванд.

Маъмулан одамҳо барои худ арзишҳоеро таъриф мекунанд. Баъд рӯи он арзишҳо наметавонанд ҳаракат кунанд. Баъд худро бобати он сарзаниш мекунанд. Мисол: Тасмим гирифтам дар як моҳ панҷ кило ҳароб шавам. Тасмим гирифтам дигар асабонӣ нашавам. Аммо чун ин тасмимҳо бар асоси воқеият нестанд, ичро намешаванд. Мисол: Мард бояд ниёзҳои моддии хонаводаашро бо ҳар роҳе ҳам бошад, фароҳам кунад. Ин фард бо ин бовар, агар натавонад ниёзҳои моддии хонаводаашро фароҳам кунад, дучори азоби вичдон мешавад.

### Ҳаячонҳои сириштӣ (генетики)

Бархе аз афрод ба таври сириштӣ омодагии яке аз ҳаячонҳоро доранд. Баъзе зудтар ва бештар асабонӣ мешаванд. Баъзе зудтар ва бештар ғамгин ва баъзе зудтар ва бештар музтариб. Дар ин маворид маъмулан доруҳо барои дармон кӯмак мекунанд. Аз худатон бипурсед, шумо бештар гирифтори қадом як аз ҳаячоноти худ ҳастед?

### Равиши дармон

Агар касе медонад нороҳат аст, аммо намедонад чӣ навъ ва чӣ миқдор, бояд бо ӯ саводи ҳаячонӣ кор кард.

Агар касе саводи ҳаячонӣ дорад ва мегӯяд: Медонам, аммо наметавонам пеши ҳаячоноти ифратиамро бигирам. Бояд бо ӯ танзими ҳаячониро кор кард.

Мушкилоти ҳафтаи пеш, на мушкилоти гузаштаи дур:

Муроҷиаткунанда: Ҳама мушкилоти зиндагии ман аз гузашта меояд. Падару модарам маро хуб тарбият накарданд. Ман ҳоло наметавонам бо занам, бо ҳамкоронам канор биёям. Ман падару модарамро намебахшам.

Мушовир: Ман инро комилан мефаҳмам, ки шумо сохта ва пардохта гаштаед ва аз гузашта осеб ҳӯрдаед. Аммо ман меҳоҳам бубинам, ки дар ҳафтаи қабл он қиссаҳои гузашта худашро чӣ тавр нишон дод.

Мушовир мекӯшад бештар савол кунад. Агар мурочиаткунанда фақат гуфт: Ҳолам бад аст. Мефаҳмем, ки ў саводи ҳаячонӣ надорад, дар натиҷа саъӣ мекунем ором–ором саводи ҳаячониро ба ў ёд бидиҳем. Аммо агар ў ҳаячонотро тавзех дод, мо дунболи фикру боваре пушти ҳаячон мегардем. Ва агар ҳаячон ва боварро тавзех дод, дар бораи рафтору бадан савол мекунем.

### Сабаби мурочиат ба равоншинос

1. Аммадармой: Омада аст, ки дарди дил кунад, то холӣ шавад.
2. Тасдиқоҳӣ: Омада тасдиқ шавад, ки ҳақ дорад эҳсоси бадбахтӣ ва қурбонӣ будан кунад.
3. Омада хуб шавад: Намедонад чӣ мушкиле дорад, фақат омада кӯмак бигирад беҳтар шавад.
4. Медонад, чӣ мушкиле дорад, аммо намедонад чӣ тавр хуб шавад.
5. Медонад чӣ мушкиле дорад, медонад чӣ тавр хуб шавад, омада дар ҳамон замина кӯмак бихоҳад.

### Се навъи ҳаячон

Аввалия: Мисол: Мор ва беихтиёр поро ақиб кашидан.

Сонавия: Мисол: Фикр кардам ба ман таҳқир кард, пас асабонӣ шудам.

Абзорӣ: Мисол: Касе ки ихтилиoli шахсиятӣ дорад ва мегӯяд: Вақте ҳаячони ҳашмро нишон медиҳам, ин имтиёзҳоро аз хонавода мегирам. Ў балад шудааст, асабонӣ шавад, аз падару модараш ё ҳамсара什 имтиёз бигирад. Мисоли дигар: Соҳибкоре, ки хушбарҳӯрд нест, то касе ҷуръат нақунад аз ў қарз бихоҳад.

### Танзими ҳаячонии модели Гросс:

Гросс мегӯяд: Барои он, ки касе дучори ҳаячони хосе бишавад, бояд:

1. Дар мавқеияти хоссе воқеъ бишавад. Ба ў ёд бидиҳем, дар он мавқеият ҳузур пайдо нақунад.

2. Дар он мавқеият ба чизи хоссе таваҷҷӯҳ кунад. Ба ў ёд бидиҳем, дар он мавқеият ба чизи хос таваҷҷӯҳ нақунад.
3. Он ҷизро ба шакли хос маънӣ мекунад. Ба ў ёд бидиҳем, тафсираш аз он чизи хосро иваз кунад.
4. Вокуниши хоссеро нишон диҳад. Мисол: Ба ҷои шата задан, фақат таваҷҷӯҳ кунад. Ба ҷои таҳқир, фақат нақд кунад. Ба ҷои нақд кардан, фақат музокира кунад. Ба ҷои вокуниши фаврӣ, вокунишашро ба таъхир биандозад.

### Дидгоҳи мунтақидони Грасс

Одаме, ки танзими ҳаячонӣ надорад, ё ҳаячоноти ба ҳам рехта ва ошуфтае дорад, чӣ мекунад, ки ин ҳаячоноташ идома пайдо мекуанд? Он ҷо намеравад. Агар рафт, фосила мегирад. Дар натиҷа ҳеч вақт дармон намешавад. Бояд ёд гирифт дар бӯҳрон зист ва даступча нашуд. Касе, ки иҷтиюб мекунад, танзими ҳаячониро ёд намегирад, чун дар мавқеият нотавон мемонад. Бояд мудирияти бӯҳронро дар матни зиндагӣ ёд гирифт.

### Тамрини релаксейшен

Чашмҳоро бибандед. Манзараero пеши ҷашми худ тасаввур кунед, ки оромбахш ва лаззатбахш бошад. Масалан, соҳили байни баҳру ҷангал. Ин тасвириро онқадар зинда кунед, ки аз акси содда, ба филми мутаҳаррик табдил шавад. Бӯй ва рутубати он фазоро ҳис кунед. Бодеро, ки мевазад рӯи сурататон ҳис кунед. Агар садои паррандае ё амвоҷи баҳр ҳаст, он садоро таҷриба кунед. Ҳавои онҷоро амиқан ба даруни сина бибаред ва стрессро, ки дар бадани шумо ҳаст, ба берун пуф кунед. Бо ҳар нафас, оромишро ба даруни худ бибаред ва стрессро ба берун пуф кунед. Ба як мавчи оромиш фикр кунед, ки аз фарқи саратон шурӯъ мешавад ва ором-ором ба поҳо меравад. Ҳоло ин оромиш ба дастҳо ва ангуштони шумо меравад. Тавре ки ҳеч стрессеро дар сару сурат ва дasti худ ҳис намекунед. Ин мавчи оромиш ба тарафи сина ва шикаматон ҳаракат мекунад. Ҳанӯз дар дохили манзара ҳастед. Ин мавчи оромиш ба самти шумо ҳаракат мекунад ва то нӯги ангуштони шумо меравад. Бо ҳар дам ва боздам поҳои шумо беҳолтар мешавад. Аз 10 то 0 бишуморед. Бо ҳар адад оромиши шумо амиқтар мешавад, тавре ки бо

шумораи 0 ҳеч танише дар баданатон нест.: даҳ, нӯҳ, ҳашт, ҳафт, шаш, панҷ, чор... Таниш (шиддат) дорад маҳв мешавад: се, ду, як. Ҳоло тамоми баданатонро скан кунед ва мутмаин шавед, ки ҳеч кучояш сахт нест. Ором – ором ҷашмонатонро боз кунед.

Савол: Ҷӣ қадар таниш доред: Даҳ, яъне хеле таниш. Сифр, яъне ҳеч танише. Шумораи Шумо аз байни даҳ то сифр чанд аст? Онҳое, ки танишашон зери адади се аст, тавонистаанд бо ин техник иртибот барқарор кунанд. Вақте аз ин техник истифода мекунем, бояд мантиқашро тавзеҳ диҳем. Мо як зарфияти ҳаячонӣ дорем, ки вақте пур шавад, мо лабрез мешавем. Ин техник қӯмак мекунад мо аз стресс холӣ шавем ва зарфияти ҳаячонии мо бештар шавад.

## ФАСЛИ ШАШУМ

### Текникои тағийири фикр

Донистем, ки тарсу хамшу ғам аз тафаккури чиҳатдор ва ифратӣ эҷод мешаванд. Дар ин сурат, то он тафаккур дар мо тағийир накунад, он тарсу хашму ғам низ аз байн наҳоҳад рафт. Барои аз байн бурдани тафаккури ғалат, бояд суроғи меъёрҳои тафаккури мантиқӣ ва ақлонӣ рафт. Ба модели гуфтугӯҳои зер таваҷҷӯҳ кунед:

Дармонгар: Дӯстат ҷавоби саломи туро надод ва нороҳат шудӣ. Фикр мекунӣ чаро ҷавобатро надод?

Муроҷиаткунанда: Аз бас одами худҳоҳе аст.

Дармонгар: Аз кучо медонӣ, ки одами худҳоҳе аст?

Муроҷиаткунанда: Ҷун ҷавоби саломи маро надод.

Дармонгар: Чӣ далели дигаре ғайр аз худҳоҳиаш метавонад вуҷуд дошта бошад?

Муроҷиаткунанда: Намедонам, шояд ҳам монда шуда буд ва нашунид.

Дар ин гуфтугӯ дармонгар, пешфарзи афсурдагӣ ва изтиробовари ўро зери савол мебарад. Ҳамеша бояд аз тариқи ҷамъоварии далелҳои зидду нақиз, сиҳатии гуфтаҳои худро баррасӣ кунем.

### Равиши Суқротӣ

Муроҷиаткунанда: Ман одами беарзиш ва бекифояте ҳастам.

Дармонгар: Чаро фикр мекунӣ ҳарфат дуруст аст?

Муроҷиаткунанда: Хуб, ман ин таври фикр мекунам ва онро бовар дорам.

Дармонгар: Агар ман фикр кунам зарофа ҳастӣ, пас воқеан зарофай?!

Дармонгар бо ин модел гуфтугӯ, бо як мисол, муроҷиаткунандаро ба тардид меандозад. Нақши дармонгар ин нест, ки корикатурвор ба ҷои афкори манғӣ, афкори мусбат бигзорад. Бо гуфтани ҳарфҳои шабехӣ ин ки шумо хеле хуб

ҳастед. Ба қадри кофӣ боҳушед. Мардум шуморо дӯст доранд. Ҳадафи дармонгар эҷоди тафаккури воқеъбинона аст. Ў эҳсосотро нафъ намекунад, балки афкореро, ки он эҳсосотро эҷод карда аст, зери савол мебараад. Аз ин тариқ, қабл аз ин ки афкоратонро ба ҷолиш бикашад, ба шумо ёд медиҳад, афкор чӣ гуна эҳсосотро бавучуд меоваранд.

Мушовир: Садои тирезаи утоқи шумо дар шаби торик ба гӯш мерасад. Агар фикр кунед, садо аз омадани дузд аст, чӣ эҳсосе мекунед ва агар фикр кунед, бод тирезаро ба ҳам зада аст, чӣ эҳсосе дар шумо пайдо мешавад?

Намунаҳое аз афкор ва натиҷаҳои эҳсоси онҳо:

Муроҷиаткунанда: Ман фикр мекунам дигар ҳечгоҳ ранги хушбахтиро наҳоҳам дид.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси ноумедӣ мешавед.

Муроҷиаткунанда: Ман фикр мекунам, зиндагӣ арзиши зистанро надорад.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси дармондагӣ мешавед.

Муроҷиаткунанда: Номзадам аз ман ҷудо шуд, чун ман одами ҷаззобе набудам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси ноумедӣ мешавед.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, охираш ман девона мешавам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси тарс ва саросемагӣ мешавед.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, ў аз ман сӯистифода ҳоҳад кард.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси асабоният ва душманий ҳоҳед шуд ва мавзӯъ муҳофизатӣ мегирад.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, ҳеч кас дилсӯзӣ ман наҳоҳад буд.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси танҳоӣ ва эҳсоси тард шудан ҳоҳад кард.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, наметавонам аз худам муроғибат кунам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси изтироб, дармондагӣ ва вобастагӣ ҳоҳед шуд.

Муроҷиаткунанда: Ман қаблан ин мушкилро ҳал кардам, дубора метавонам онро ҳал кунам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси умедворӣ хоҳад шуд.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, лозим нест дар ҳар коре беайбу нуқсон бошам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси осудаҳотириву фишори камтар хоҳед дошт.

Муроҷиаткунанда: Фикр мекунам, вақаташ ҳаст, ба хотири талошам, бояд ба худам мукофот диҳам.

Мушовир: Дар ин сурат дучори эҳсоси ғурур ва хушхолӣ хоҳед шуд.

Текниқҳои зер равишҳое ҳастанд то фикри худро воқеӣ ва ҷиддӣ напиндорем ва аз асароти манфии ҳисси онҳо раҳой ёбем:

### Текники ҳавоспартӣ

Муроҷиаткунанда: Гаштаю баргашта, ба худам мегӯям ба мушкилотам фикр накунам, аммо бештар фикр мекунам.

Дармонгар: Агар бигӯем ба фил фикр накун, зеҳн бештар ба фил фикр мекунад. Ба ҷои ин ҳарф, беҳтар аст ҳавосамонро ба ҷизи дигаре парт кунем. Вақте як фикре асбоби ранчи шадиди шумост, тавре ки шуморо аз тафаккури мантиқӣ дар он бора монеъ мешавад, фикр кардан ба ҷизи дигар, роҳҳи ҳалли муваққатии хубе аст. Аммо набояд ба худ гуфт: Ба ин мушкил фикр накун. Балки бояд гуфт: Ба ҷизи дигаре фикр кун.

Таваҷҷӯҳ: Ҳавоспариҳо ду навъанд. Фикрӣ ва рафторӣ. Ҳавоспариҳои рафторӣ метавонанд дар дарозмуддат ба одати мусбат ё манфӣ табдил шаванд. Мисли пурхӯрӣ, сигор кашидан, секси ифротӣ барои фирор аз ранҷ, ки одати манфӣ аст ва ё варзиш ва китоб хондан, ки одати мусбат аст.

### Текники таҳаммули билотаклифӣ

Муроҷиаткунанда: Ман аз натиҷаи чизе боҳабар нашавам, ҳолам роҳат намешавад. Ҳамааш беқарорам, то таклифам маълум шавад.

Дармонгар: Чаро Шумо таҳаммули билотаклифӣ надоред? Баъзе аз мушкилот дар замон ҳал мешавад ва надоштани таҳаммули билотаклифӣ, шитобе дар ҳалли масъала эҷод намекунад ва фақат изтироби моро боло мебарад. То ҳоло тамрин кардаед, ки чи гуна метавонед таҳаммули билотаклифиатонро боло бибаред?

### Текники фоидай ин фирм ҷӣ аст?

Муроҷиаткунанда: Фирӯз мекунам, тақсири фалонӣ бошад, ки ин мушкили пеш омад.

Дармонгар: Воқеан фоидай ин фирм барои ҳалли ин масъала ҷӣ аст? Ва зарари ин фирм бар рӯи ҳоли Шумо ҷӣ аст?

### Текники озмоиши бовар

Муроҷиаткунанда: Ҳар коре мекунам, ў маро тайид намекунад.

Дармонгар: Фирӯз кун агар ҳатто тайиди дигаронро ба даст наёварӣ, ҷӣ ҳодисаи баде бароят пеш меояд? Падари ман ҳам мухолиф буд, ман равоншинос шавам, назараш барои худаш мӯҳтарам буд, аммо рабте ба тасмими ман барои зиндагиам надошт. Тоза, метавони озмоиш кунӣ, шояд ин бор тайид кард.

### Текники тақобули афкор дар муқобили воқеиятҳои эҳтимолӣ

Муроҷиаткунанда: Барои имтиҳон омода нашудаам.

Дармонгар: Матлабҳои имтиҳонро хондай. Дар дарсҳо ҳам мураттаб иштирок кардай. Баъзе вазифаҳои хонагиро ҳам иҷро кардай. Пас он қадар ҳам беомода нестӣ.

### Мисоли дигар

Муроҷиаткунанда: Ҳамеша танҳо хоҳам монд.

Дармонгар: Намедонем дар оянда чӣ иттифоқе меафтад. Шумо гуфтед, чанд дӯсти самими ҳам доред. Илова бар ин вижагиҳои хубӣ ҳам доред, ки барои дигарон арзишманд аст. Пас чаро ҳанӯз фикр мекунед танҳо мемонед?

### Текники афкор дар широити гуногун

Муроҷиаткунанда: Ман одами шикастхӯрда ҳастам.

Дармонгар: Агар ин фикр дуруст аст, чаро дар шароити дигар, боварии Шумо ба ин фикр тағйир мекунад?

### Текники дараҷабандии ҳаяҷон ва мизони эътиқод ба фикр

Дармонгар: Ба чӣ фикр мекунед, ки инқадар нороҳат мешавед?

Муроҷиаткунанда: Наметавонам бе ошиқам зиндагӣ кунам.

Дармонгар: Вақте фикр мекунед ошиқатон аз Шумо ҷудо шуд, нороҳатии Шумо аз 0 то 10 чӣ қадар аст?

Муроҷиаткунанда: Ҳафт.

Дармонгар: Чӣ қадар ба ин фикр аз 0 то 100 имон доред?

Муроҷиаткунанда: 70 фоиз.

Дармонгар: Ҳафтаи пеш дар шароити муҳталиф шумораи боварии Шумо ба ин фикр 90 фоиз буд. Агар ин фикр воқеан дуруст аст, пас чаро дар замонҳои муҳталиф фоизи бовариатон тағйир мекунад?

Муроҷиаткунанда: Намедонам.

Дармонгар: Аз ин ки нисбат ба ҳафтаи пеш, шумораи нороҳатӣ ва боваратон ба фикратон аз 90 ба 70 расида аст, чӣ эҳсосе доред?

Муроҷиаткунанда: Эҳсос мекунам, ки ҳолам беҳтар аст.

Дармонгар: Чаро баъзе вақтҳо эҳсоси беҳтаре доред? Вақте ки эҳсоси хубе доред, дар ҳоли анҷоми чӣ коре ҳастед?

Мурочиаткунанда: Маъмулан машғули корҳое ҳастам, ки дўст дорам. Мисол, дидор бо дўстон.

Мурочиаткунандае, ки мизони нороҳатиаш аз «Шадидан» ба «То ҳудуде» тағиир карда аст, мумкин аст воқеъбинона ба ин натиҷа бирасад, ки дар раванди дармон пешрафти хубе дошта аст.

### Текники пешкӯй ва зеҳнхонӣ

Мурочиаткунанда: Агар ман ба меҳмонӣ биравам, Ҳусейн фикр мекунад, ман одами дилгиркунандае ҳастам.

Равоншинос: Магар Шумо пешгӯй карда метавонед? Ё метавонед зеҳнхоро бехонед? Беҳтар нест, ба меҳмонӣ равед ва пешгӯиву зеҳнхонии худро ба озмоиш бигузоред? Мо чун наметавонем билотаклифиро таҳаммул кунем, зеҳнхонӣ мекунем. Дар ҳоле, ки метавонем бигӯем, намедонам. Ё ба анвои эҳтимолоти дигар ҳам фикр кунем. Ё фикрамонро ба озмоиш бигузорем.

### Текники пайконро ба паймон

Мурочиаткунанда: Медонам, охираш маро аз ин кор берун мекунанд.

Дармонгар: Фарз кунем, ки Шуморо аз кор берун карданд, баъдаш чӣ иттифоқе меафтад?

Мурочиаткунанда: Хуб, як муддат бепул ва бекор мемонам.

Дармонгар: Фарз кунем, Шумо як муддат бекор ва бепул мемонед, баъд чӣ иттифоқе меафтад?

Мурочиаткунанда: Хуб, таҳқир ва нороҳат мешавам.

Дармонгар: Фарз кунем, Шумо таҳқир ва нороҳат мешавед, баъд чӣ иттифоқе меафтад?

Саволи «фарз кунем агар ин фикр дуруст бошад, баъд чӣ иттифоқе меафтад» текники пайконро ба паймон номида мешавад ва роҳкори муфиде барои дастёбӣ ба тарсҳои зербинои мурочиаткунанда аст ва фикру зербинои фикрро равшан мекунад.

### Текники муқоиса бо шахсе дар шароити бадтар аз муроциаткунанда

Муроциаткунанда: Худамро бо ҳар кас муқоиса мекунам, ҳолам бад мешавад.

Дармонгар: Шояд ҳам Шумо ҳамеша худатонро бо касоне, ки дар ҳар заминае вазъашон аз Шумо беҳтар аст, муқоиса мекунед. Шунидед, Саъдӣ кафш надошт, медид ҳама кафш доранд. Нороҳат мешавад. Баъд як рӯз дар хиёбон дид, яке кафш дорад, аммо по надорад. Барои ҳамин кафшашро рӯи дасташ карда худашро бо рӯи замин мекашид. Баъд аз ин Саъдӣ ҳолаш хуб шуд. Фикр мекунед, чаро?

Муроциаткунанда: Чун ин бор худашро бо бадтар аз худаш муқоиса кард.

### Текники агар чунин шавад, чунон ҳоҳад шуд

Марди муроциаткунанда: Агар дар шуғлам шикаст бихӯрам, пас дар ҳама аъбоди зиндагӣ шикаст хӯрдаам. Агар раисам маро дӯст надошта бошад, пас ҳеч кас маро дӯст надорад. Агар дигарон маро дӯст надошта бошанд, пас ҳатман одами беарзиш ҳастам.

Дармонгар: Аз кучо медонед, ки агар иттифоқи аввал биафтад, иттифоқи дуввум ҳам ҳоҳад афтод? Чаро мантиқи Шумо ҳамааш ин, ки агар чунин шавад, чунон ҳоҳад шуд.

### Мисоли дигар

Муроциаткунанда: Метарсам касбу корамро аз даст бидиҳам, баъдаш зану бачаамро ҳам аз даст диҳам.

Дармонгар: Чӣ қадар эҳтимол дорад, ки ин иттифоқ биафтад? Ва агар афтод, чӣ қадар эҳтимол дорад, ки иттифоқи баъдӣ биафтад?

### Текники таърифи вожаҳо аз рӯи ҳис ё воқеият

Муроциаткунанда: Ман эҳсос мекунам шикаст хӯрдаам, пас шикастхӯрдаам.

Дармонгар: Ду хел мешавад вожаҳоро таъриф кард. Яке аз рӯи ҳис, яке аз рӯи воқеият. Ҳоло биёед муваффақиятро таъриф кунем. Бубинем, дар зиндагӣ бар асоси шавоҳид ва на ҳис, ба чӣ муваффақиятҳое ноил шудаед?

Текники афзалият ва нуқсонҳои фикри муроҷиаткунанд

Муроҷиаткунанда: Агар ба меҳмонӣ биравам, маро тард мекунанд.

Дармонгар: Чӣ афзалият ва нуқсон барои ин фикр доред?

Муроҷиаткунанда: Афзалияташ ин аст, ки агар биравам ва маро тард кунанд, шоҳ намешавам. Чун бо ин фикр омода меравам. Айбаш, ин ки бо ин фикр дигар намеравам ва худамро гӯшагир мекунам.

Дармонгар: Ба афзалияту нуқсонҳои ва таъсираш ба зиндагии худатон шумора бидиҳед.

Муроҷиаткунанда: Афзалияти қӯтоҳмуддати чунун фикре, шуморааш 5. Меҳмонӣ намеравам ва як шаб нороҳат намешавам. Аммо афзалияти дарозмуддати чунин фикре, шуморааш 10 аст. Чун кам-кам худамро аз будан бо дигарон маҳрум мекунам.

Текники баррасии далелҳои истиidlоли ҳаячонӣ ё далелҳо дар фикр

Дармонгар: Фикри манфиро ба ҷумлаи равshan табдил дид.

Муроҷиаткунанда: Ман одами шикастхӯрдае ҳастам.

Дармонгар: Мусбату манғӣ мавридҳое, ки дар зиндагӣ муваффақ ё номуваффақ будаедро рӯи тарозуи шумора қарор бидиҳед.

Муроҷиаткунанда: Шумора медиҳад, аммо мегӯяд: Дуруст аст, аммо дилам чизи дигарро гувоҳӣ медиҳад.

Дармонгар: Ба ин ҳафри Шумо истиidlоли ҳаячонӣ мегӯянд.

Муроҷиаткунанда: Хуб, ман одами шикастхӯrдаe ҳастам, инро ҳамсарам ҳам мегӯяд.

Дармонгар: Оё истиidlоли ҳамсари Шумо ҳам ҳиссу ҳаячонӣ аст, ё ба Шумо далелҳоро ҳам пешниҳод мекунад?

### Текники дармонгар дар нақши адвокат

Муроҷиаткунанда: Муқобили худ гувоҳӣ медиҳад. Ман одами пастфитрате ҳастам.

Дармонгар: Аммо Шумо ҳам одаме ҳастед бо ниёзҳо ва ҳаялоноте мисли ҳар одами дигар. Лозим нест ҳимоёти маро бипазиред, ҳамин ки аз дидгоҳи дигаре онро мепазиред, кифоя аст.

### Текники рафтори фарқунанда бо шахсият

Муроҷиаткунанда: Ман онҷо дурӯғ гуфтам. Ман одами дурӯғгӯе ҳастам.

Дармонгар: Рафтори мо бо шахсияти мо яке нест. Ман агар дар як рафтор шикаст бихӯрам, наметавон гуфт, пас ман куллан одами шикастхӯрдае ҳастам. Шумо бо худатон хеле сахтигиред. Як бор ва ё чанд бор дурӯғ гуфтан, мусовӣ бо хислати дурӯғгӯй нест. Мо рафторамонро набояд бо худамон яке бигирем.

### Текники хатои таъмим

Муроҷиаткунанда: Ӯ одами ҷангара аст. Борҳо парҳошгариашро дидам.

Дармонгар: То ба ҳол аслан чанд бор ўро дидед?

Муроҷиаткунанда: Чил-панҷоҳ бор.

Дармонгар: Ҳама ин чил-панҷоҳ бор дошт даъво мекард?

Муроҷиаткунанда: Не, вале ҳадди ақал ду-се бор ўро дар ҳоли даъво дидам.

Дармонгар: Агар касе дар чил-панҷоҳ бор ду-се бор даъвогарӣ кунад, мумкин аст ба ӯ гуфт, ҳамеша даъвогар аст?

### Текники тағиӣи фирмӣ бо омодагӣ дар рафтор

Муроҷиаткунанда: Ман ҳама ҷо дар мусоҳиба рад мешавад.

Дармонгар: Биё, ин бор барои мусоҳиба худро омода кунӣ ва баъд биравӣ.

### Текники шиносии фарзияҳои зербиноӣ

Марде, ки ҳамсараш ўро тарқ карда ва дучори афсурдагӣ аст, мумкин аст, фарзияҳои зеҳнии зербиноии ў чунин бошад.

Муроҷиаткунанда: Агар танҳо бошам, пас ҳеч кас маро дӯст надорад. Агар ҳоло танҳо бошам, пас ҳамеша танҳо хоҳам монд. Одамҳои муҷаррад ҳамеша бадбахт ҳастанд. Барои ин ки хушбахт бошам, ҳатман бояд издивоҷ кунам.

Дармонгар: Афсурдагӣ, изтироб, ҳашм, бо анвоъи муҳталифе аз ин фарзияҳо ва қоидаҳо дар иртибот ҳастанд ва мумкин аст бурузи як иттифоқ, ҷандин бовари инҷуниниро дар зеҳни фард фаъол кунад.

### Текникии ҷолиш бо тафаккури боядандешӣ, қазоватҳои арзишӣ дар бораи худ ва дигарон

Муроҷиаткунанда: Ман бояд бидуни айбу нуқс бошам. Ман бояд ҳамеша муваффақ бошам. Дигарон бояд ба ман эҳтиром бигзоранд: Ғайримустақим, яъне ин ки ман беарзишам ва лаёқати хушбахтиро надорам, магар ин ки дигарон ба ман эҳтиром бигзоранд.

Муроҷиаткунанд: Бачаи ман набояд аз фалонӣ камтар бошад. То чилсолагӣ бояд ба фалон муваффақият бираисам.

Дармонгар: Ин боядро Шумо аз кучо ёд гирифтаед? Оё ин «бояд» барои ҳама қобили иҷрост? Ҷӣ касе дастур додааст, ки Шумо бояд беайбу нуқс бошед? Магар чунин одаме дар курраи Замин вучуд дорад? Ва фарз қунем, ки агар ҳатто беайбу нуқс ҳам будед, кӣ гуфт, ки ҳама бояд ба Шумо эҳтиром бигзоранд? Кӣ гуфт, Шумо бояд то чилсолагӣ ба фалон ҷо бираисед?

### Текники шартиҳо ва фикри манғӣ

Муроҷиаткунанда: Бидуни машруб зинда наҳоҳам монд. Агар таслими дигарон шавам, пас дигарон маро дӯст хоҳанд дошт ва бадин тартиб эҳсоси беарзишӣ наҳоҳам кард. Агар нигарон бошам, пас ғофилгир наҳоҳам шуд.

Дармонгар: Оё ҳама барои зинда мондан, ба машруб ниёз доранд? Оё барои дӯст дошта шудан, лозим аст ҳама таслим шаванд? Оё ҳама барои ғофилгир нашудан, ҳамеша нигарон мемонанд? Ё роҳҳои дигаре ҳам вуҷуд дорад?

### Текники баррасии низоми арзишӣ

Муроҷиаткунанда: Барои ман ҷаззобияти ҷисмонӣ арзишманд аст. Агар ин арзиш набошад, барои ман бо мурдан фарқе намекунад.

Дармонгар: Инсонҳо, арзишҳо ва низомҳои арзишии гуногуне доранд. Мисли ишқ, авғ, меҳрубонӣ, кунҷковӣ, рушди фардӣ, истироҳат, вақтҳои фароғатӣ, мазҳаб, пешрафти шуғлӣ, пешрафти фарҳангӣ, ҷаззобияти ҷисмонӣ, тайидталабӣ. Агар қарор бошад, байни арзишҳои худ якеро интихоб кунед, қадомро интихоб мекунед? Арзишҳои худро мушахҳас кунед ва силсила маротиб онҳоро тайин кунед. Агар ба ҳама арзишҳои худ бирасед, ё ба ҳеч қадом даст пайдо нақунед, оё мумкин аст ҳанӯз арзиши зиндагӣ барои Шумо вуҷуд дошта бошад?

### Текники марз байни пешрафт ва камолгарӣ

Муроҷиаткунанд: Ба ҳадафе, ки меҳостам, хеле наздик шудам, аммо охираш нарасидам ва номуваффақ шудам.

Дармонгар: Агар фосилаи худро бо ҳадаф аз 0 то 100 андоза бигиред, аммо ба 99 ҳам бирасед, ғамгин мешавед, чун камолгарӣ аст. Аммо агар фосилаи худро бо сифре, ки аз он дур шудаед, андоза бигиред, ҳатто агар як адад ҳам пешрафт карда бошед, эҳсоси хубӣ мекунед, чун каме беҳтар, яъне пешрафт аст.

### Текники такорори мушкилот, фурсат барои ёдгирий

Муроциаткунанда: Ман дар як қадам мезанам. Меравам ба пеш, боз меоям оқиб.

Дармонгар: Ҳама ҳамин хеланд. Ду қадам мераванд ба пеш, як қадам меоянд ба ақиб. Шояд фикр кунӣ, ақибу пеш рафтӣ, аммо бубин аз вақте шурӯъ кардӣ дар кулл чӣ қадар пеш рафтӣ.

### Текники тачрибагарой, на камолгарой

Муроциаткунанда: Ҳам дар ишқ ва ҳам дар кор хеле заҳмат кашидам, аммо муваффақ нашудам.

Дармонгар: Агарчӣ натиҷа номуваффақ буда аст, аммо як тачриба муваффақ буда аст. Фарди камолгаро бо аввалин нокомӣ даст аз кор мекашад. Беҳтар аст, ба ҷои камолгарой, тачрибаандозиро малоки фаъолиятҳои худ қарор дихем.

### Текники оинномаи равоншиносии ҳуқуқи инсон

Муроциаткунанда: Фикр мекунам, ман дар зиндагиам зиёд иштибоҳ кардам, тавре ки дигар наметавонам худамро бипазирам.

Дармонгар: Ҳар инсоне ҳаққи иштибоҳ ва ҳаққи ёдгирӣ аз иштибоҳоти худро дорад. Ҳар инсоне ҳақ дорад худро бипазирад. Ҳар инсоне ҳақ дорад аз изтироб, афсурдагӣ, ҳашм раҳо шавад.

### Текники озмуни пешбиниҳои манғӣ

Муроциаткунанда: Ман ҳамеша танҳо хоҳам монд. Ман дигар наметавонам тамаркуз кунам.

Дармонгар: Биё ҳафтаи оянад ин ду фактро дар амал ба озмоиш бигзор ва бубин шояд онқадарҳо ҳам, ки фикр мекунӣ, танҳо набудӣ ва тавонисти тамаркуз кунӣ.

### Текники ёдоварии муваффақиятҳо дар замони шикастҳо

Муроҷиаткунанда: Ман як бозандаам. Ҳама зиндагиамро бохтаам.

Дармонгар: Бигзоред баррасӣ кунем, бубинем дар гузашта оё воқенан ҳеч вақт набуда, ки муваффақ бошед? Ҳатто агар он муваффақият Шуморо ба таври комил ҳам розӣ накарда бошад.

### Текники пешбинихои иттифоқнаафтода

Муроҷиаткунанда: Ҳамааш дилам гувоҳӣ медиҳад, ки як иттифоқе хоҳад афтод.

Дармонгар: То ба ҳол, чӣ қадар фикр кардед, дар зиндагиатон иттифоқоти баде бояд меафтод, vale наафтод? Таҷриба ба Шумо собит накарда, ки оянда дар бештари мавриҷҳо, беҳтар аз он ҷизе аст, ки Шумо фирӯз мекардед?

### Текники фарқ байни нигаронии корсоз ва нигаронии дардисарсоз

Муроҷиаткунанда: Росташ ман ҳамааш нигаронам.

Дармонгар: Метавонед, як мисол биоваред?

Муроҷиаткунанда: Масалан, нигаронам аз кафидани балони ҷарҳӣ мошинам дар вақти сафар.

Дармонгар: Ин нигаронӣ чӣ таъсире рӯи рафтори Шумо мегузорад?

Муроҷиаткунанда: Таъсираш ин аст, ки ҷарҳӣ изофӣ бо ҳуд мегирам.

Дармонгар: Пас нигаронии Шумо муфид аст. Диғар чӣ нигароние доред?

Муроҷиаткунанда: Нигаронам, ки нақунад ҳангоми ронандагӣ сактаи дил шавам.

Дармонгар: Ин нигаронӣ Шуморо аз ҳар ҳаракате бозмедорад ва яксара дар изтироб нигоҳ медорад. Беҳтар нест, вақте як нигаронӣ суроғи Шумо меояд, аввал аз ҳудатон бипурсед, фоидай ин нигаронӣ барои ман ва атрофиёнам чӣ аст?

### Текники замон ва макони хос барои нигаронӣ

Муроҷиаткунанда: Субҳ то шаб нигаронам ва ҳар лаҳза нигарони як ҷиз.

Дармонгар: Пас, кай ба корҳои дигаратон мерасед? Биёед, як барномарезӣ кунед ва як соати комил ҳам барои нигарониҳоятон вақт бигзоред. Масалан, асрҳо соати шаш то ҳафт. Ва дар он лаҳза ба худатон бигӯед, ҳаққи ҳеч коре ҷуз нигарон шуданро надорам. Ва агар дар тӯли рӯз нигароние суроғи Шумо омад, ба ӯ бигӯед, аср ба хидматат мерасам, чӣ хел?

### Текники тахаюли лаззатбахш

Муроҷиаткунанда: Мудом хотироти дарднок ва ранчовар ба зеҳнам меояд.

Дармонгар: Дар он вақтҳо ба ҳодисаи лаззатбахш, ки дар гузашта доштӣ, фикр кунед. Ё ба ҳодисаи лаззатбахш дар оянда. Як рӯихате аз ин афкори лаззатбахш барои худатон омода кунед.

### Текники пазириш

Муроҷиаткунанда: Ҳазор хел мушкил дорам, намедонам бо онҳо чӣ кор кунам.

Дармонгар: Ҳар мушкили Шумо, ки роҳи ҳалле дорад, аз паси роҳи ҳаллаш шавед. Ҳар қадом роҳи ҳалле надоранд, онҳоро раҳо кунед. Баъзе аз мушкилот ҳам, ки дарди сар эҷод намекунанд, онҳоро бипазиред. Лозим нест мо ҳама мушкилотро ҳал кунем.

### Текники шавоҳиди мусбат ва шавоҳиди манғӣ

Муроҷиаткунанда: Мехоҳам дар ин роҳ ҳаракат кунам, аммо намедонам муваффақ мешавам ё не. Якчанд далел дорам барои муваффақиятам ва як чанд далеле дорам барои шикастам.

Дармонгар: Аввал, фақат аз паси шавоҳиде бош, ки мегӯянд: Ту шикаст мөхӯрӣ. Баъд фақат аз паси шавоҳиде бош, ки мегӯянд: Ту муваффақ мешавӣ. Баъд онҳоро бо ҳам муқоиса кун ва шумора бидех.

### Текники ғалат аз нархҳои поя

Муроҷиатқунанда: Мехостам бо хонаводаам биравам сафар. Ду рӯз қаблаш як ҳавопаймо суқут кард. Тарсидем бо ҳавопаймо биравем ва мо ҳам суқут кунем. Панҷазор километр роҳро бо киштӣ ва мошин рафтем. Ҳоло боз ҳам қарор аст, биравем як сафари дуру дароз, аммо боз метарсем, ки бо ҳавопаймо биравем.

Дармонгар: Хуб, агар ман ҳам ин тавр фикр кунам, мисли ту ғамгин мешавам, дигар дилам намехоҳад аз ҷойгаҳи хоб берун биём.

Муроҷиатқунанда: Хуб, чӣ кор кунам?

Дармонгар: Фикрҳоятро масхара кун.

Муроҷиатқунанда: Чӣ тавр?

Дармонгар: Як хелаш ин ки ҳамин гапҳоро мисли гӯяндаи хабар бигӯ. Ин тавр: «Шунавандагони азиз! Ба сарҳатти хабарҳо нигоҳ кунед. Ман эҳсоси бадбахтӣ мекунам. Дар давоми зиндагиам шикаст ҳӯрдам. Фикр намекунам дар оянда ҳам шонсе дошта бошам». Ҳама ин ҳарфҳоро бо лаҳни хабар бихонед. Як роҳи дигар ин аст, ки ҳамин ҳарфҳоро мисли шӯҳӣ (анектод) таъриф кунед, ё мисли овозхонии масхаравор.

Муроҷиатқунанда: Фоидай ин кор чӣ аст?

Дармонгар: Фоидааш ин аст, ки мағз бештар таҳти таъсири лаҳн аст, то мавзӯи фикр. Вақте фикрҳоятро бо лаҳни ҷиддӣ мегӯй, он бовар мекунад, мавзӯъ ҷиддӣ аст. Ва гоҳе боис ба афсурдагӣ ва ҳашму изтироб мешавад. Аммо вақте бо лаҳни шӯҳӣ мегӯед, дигар он таври намешавад. Ин ки ба чӣ мавзӯъ фикр мекунӣ муҳим нест, ин ки бо чӣ лаҳнӣ фикр мекунӣ, муҳим аст.

### Текники таваҷҷӯҳ ба замони ҳол

Муроҷиатқунанда: Ман бисёр нигаронам. Фикр мекунам бо ин иттифоқоте, ки афтода аст, оқибат як балое сари ҳамаи мо биёяд.

Дармонгар: Нигаронии зеҳнатро дарк кун ва бипазир. Аммо аслан барояш вокуниш нишон надех. Ба худат бигӯ, чун нигаронам, ин фикрҳо ба суроғам меоянд. Инҳо бештар як ҳиссанд, то воқеият. Афкори худатонро бовар нақунед. Фикрҳои мо ҳақоиқ ва қатъият нестанд.

Муроҷиатқунанда: Чӣ кор кунам, ки аз ин нигаронӣ хориҷ шавам?

Дармонгар: Ба лаҳзаи акнун таваҷҷӯҳ кун. Чаро ки дар ҳоли ҳозир ҳама чиз хуб аст. Ба нафасат фикр кун ва ҳиссе, ки аз он мегирий. Ба замини зери поят нигоҳ

кун. Ба атрофат нигоҳ кун. Ба чизхое, ки мебинй ва мешунавй ва ламс мекунй ва мебүй. Баъд ҳавосатро ба як чизи дигар бидех. Ба корҳое, ки бояд бикунй. Ё корҳое, ки пеш аз ташвишу беқорорӣ дошти анҷом медодӣ. Ҳама ҳавосатро ба коре, ки мекунй, бидех.

## ФАСЛИ ҲАФТУМ

### Боварҳои нокоромад

Равоншиносони барҷаста мисли Алберт Эллис ва Карен Ҳорни рӯихати боварҳои нокоромадро, ки нақши муҳим дар сарнавишти мо доранд ва онҳоро фарзҳои ғалат ҳам мегӯянд, матраҳ кардаанд.

Ин боварҳо дар қасоне, ки дучори мушкилоти ҳаячонӣ ҳастанд, бештар тақрор мешаванд ва ба авотиф ва эҳсосоти манғӣ мунҷар мешаванд ва эҳсоси оромиши даруни онҳоро бо худ ва ҷаҳони берунӣ аз байн мебаранд.

Барои хориҷ шудан аз ранҷ беҳтар аст, ин боварҳо ва фарзҳои ғалатро бо истидлол беэътибор кунем ва боварҳои мантиқиро ҷойгузини онҳо кунем.

#### Бовари ғалати аввал: Эҳтиромҳоҳӣ

«Ҳама афроди атрофи ман бояд маро дӯст дошта бошанд ва барои ман арзиш ва эҳтиром қоил шаванд.»

Истидлол: Бо ин бовар ҳамеша нороҳат ҳоҳем монд, ҷаро ки ҳамеша баъзе моро ба далели воқеӣ, ё ҳаёлӣ, ё ҳатто ба далели салиқаи шахсӣ дӯст наҳоҳанд дошт.

Карен Ҳорни: «Агар барои эҳсоси арзишмандӣ ниёзманди шадид ба тайиди дигарон бошем, худро таҳти диктатории боядҳо қарор медиҳем ва бадтарин бовар, ин ки ман бояд аз назари ҳама қасоне, ки барои ман муҳиманд, мавриди тайид қарор бигирам, то эҳсос кунам, ки дастовардҳои хубе доштаам ва одами арзишманде ҳастам. Бо қарор гирифтани ин боядҳо рӯи шонаҳоямон мо ба таври фаровон худро дар шароити изтироб, афсурдагӣ ва бекифоятӣ қарор медиҳем.»

Бо тақрори зикри: (Хуби худат бош, на маҳбуби дигарон) метавонем, бовари эҳтиромҳоҳӣ ва тайидталабиро беэътибор кунем. Ҷаро ки мо далелҳои рафтори

худро медонем ва ҳамин кофӣ аст, ки худро хуб бидонем ва дӯст бидорем. Рафткорҳои мо ноши аз боварҳои мо, ниёзҳои мо ва ҳаячоноти мост. Аммо дигарон аз боварҳо ва ниёзҳо ва ҳаячоноти мо бехабаранд ва наметавонанд қазовати дақиқе дар мавриди рафттори мо дошта бошанд.

### Бовари ғалати дуввум: Талоши зиёдӣ

«Барои ин ки маҳбуб бошам, бояд ниҳояти лаёқт, шоистагӣ ва фаъолияти шадидро аз худ нишон диҳам. Арзиш, ҷойгоҳ, манзалти ман бастагӣ ба ин дорад, ки то чӣ андоза тавониста бошам амалкарди хубе аз худам нишон диҳам.»

Истидлол: Дар ин сурат бисёре аз корҳо ва талошҳоро бидуни он ки зарурати воқеӣ дошта бошад, анҷом медиҳем ва энерҷӣ ва имконоте, ки бояд сарфи рафъи ниёзҳои воқеӣ ё рушди худамон шавадро сарфи арзишмандии худ дар ҷашми дигарон меқунем.

Арзиши мо дар вуҷуди худи мост ва на тайиди дигарон. Мо ба унвони як мавҷуд инсони арзишмандем ва агар қарор бошад гадои тайиди дигарон бошем, бояд ғоҳе бар зидди худамон рафтор кунем то онҳо моро тайид кунанд.

Бо такрори зикри: (Дар ҷашми дигарон зиндагӣ накун.) метавонем бовари нокоромадеро, ки бояд талоши фаровон кунам, то мавриди тайиди дигарон бошам, беэътибор кунем.

Коре, ки бар сарнавишти худат асар дорадро анҷом бидех, на кореро, ки сабаби ризоияти дигарон аз ту мешавад.

### Бовари ғалати сеюм: Танбеҳ

«Баъзе аз дӯстону ҳамкорон ва ошноёни ман бадкирдору бадзотанд. Онҳо сазовори танбеҳ ва мӯҷозот ҳастанд.»

Истидлол: Шахсияти инсонҳо бо рафттори онҳо як нест. Вақте бар асоси рафттори фард, шурӯъ ба тасмимгирӣ дар мавриди ноарзишмандии шахсияти ӯ меқунем,

боис мешавад, ки кам-кам ҳама одамҳоро беарзиш қаламдод кунем ва арзиши зотии афродро бо хатои рафтори онҳо нодида бигирем. Рафтори афрод мумкин аст, ноумедкунанда ва нороҳаткунанда бошад, аммо набояд сифатҳои вучуди одамҳоро бо рафтори онҳо дар як мавқеяти хос яке бигирем. Агар ин аслро баҳубӣ бифаҳмем, ба осонӣ метавонем бо яқдигар зиндагӣ кунем ва даъвоҳои байнифардиамонро роҳаттар ҳал кунем. Лозим нест бо онҳо ба сайру гашт биравем, фақат коғӣ аст сармоягузории худро рӯи нуқоти қуввати онҳо қарор диҳем. Ва тамоми шахсияти ўро таҳти таъсири нуқоти заъфи ў қарор надиҳем. Ниёзи шадиди мо ба одилона рафтор кардани дигарон ва ин ки мардум бояд дар тамомвақт бо ман меҳрубон, бомулоҳиза, одилона ва муаддабона рафтор кунанд ва агар чунин нақунанд, онҳо одамҳои музахрафе буда, сазовори танбех ва нобахшидани ҳастанд, яке аз фарзияҳои ғалат аст, ки шуморо ба зоҳир ба танбехи онҳо водор мекунад, аммо дар воқеъ худатонро дучори ранҷ мекунад. Эътиқод ба чунин мадинаи фозилае боис мешавад, ки мо ба роҳатӣ асабонӣ, кинай, интиқомҷӯ ва афсурдаҳотир шавем. Фаромӯш нақунед, ки мавҷудоти инсонӣ заъфҳои зиёде доранд ва аксаран наметавонанд он гунае, ки мо ниёз дорем дар ҳама шароит ба таври ахлоқӣ ва одилона ва ба иборате дақиқтар бо танзими ҳаячонӣ бо мо рафтор кунанд.

Бо такори зикри: (Рафтори дигарон, мусовии шахсияти дигарон нест.) метавонем бовари нокоромадеро, ки рафтори дигарон нишондиҳандай шахсияти онҳост, беэътибор кунем.

### Бовари ғалати чаҳорум: Шонс

«Агар ҳодисаҳои зиндагӣ, умури рӯзмарра ва корҳо он тавр набошанд, ки ман меҳоҳам, ин бадшонсӣ сабаби бадбаҳтӣ ва нороҳатии ман мешавад ва фочия аст.»

Истидлол: Дар ҳоле, ки медонем, намешавад ҳама ҳодисаи зиндагӣ бар вақфи муроди мо бошад. Таҳқиқот нишон мёдиҳанд, шонс ва дар кӯтоҳмуддат далели муваффақияти одамҳо аст, аммо дар миёнмуддат, пуштикор (истодагарӣ) ва тамаркуз далели муваффақият аст. Пас беҳтар аст, рӯи пуштикор ва тамаркуз, ки

ихтиёраш дасты мост сармоягузорй кунем. Ва муваффакияти худро ба унвони як воқеият бипазирим.

Ба гуфтаи Ҳофиз:

Чу қисмати азалй бөхузур мо карданд

Гар андаке на ба вақфи ризост, хурда магир.

Зикри: (Ҳар чиро наметавони тағиир бидиҳй, бипазир.) метавонад, бовари ғалатеро, ки бадшонсй бадбахтй аст, беэътибор кунад.

Бовари ғалати панчум: Тақсири бақия аст

«Бадбахтй, нороҳатй ва нохушнудии ман тавассути дигарон ва омилҳои берунй ба вучуд омада ва меояд.»

Истидлол: Дар ҳоле, ки бештари ранҷҳои мо аз бетасмимй, ё тасмимҳои нокоромад, ё тағсири ғалати мо аз иттифоқот ноши мешавад ва омилҳои берунй ба худии худ наметавонанд таъсири аслиро дошта бошанд.

Бо тазаккури зикри: (Ман масъули шодй ва хушбахтии худам ҳастам.) метавонем бовари ғалатеро, ки ман қурбонии дигарон ҳастам, беэътибор кунем.

Бовари ғалати шашум: Ҳатари парҳези ифротй

«Чизҳои хатарнок, ниҳоятан нигарониро дар инсон эчод мекунанд ва ҳамин тавр инсон ҳамеша бояд бикӯшад, то пеши бавуқӯ омадани онро бигирад ё онҳоро ба таъхир биандозад.»

Истидлол: Агар ҳатто чизи хатарнок ва тарсовар ба назар бирасад, набояд ба таври шидиде мунтазири ба вуқӯ омадани он бошем ва зеҳнияти мо машғули ин бошад, ки мабодо ин масъала дар зиндагии мо рух диҳад. Агарчи барномарезӣ аз қабл барои иҷтииноб аз хатар бисёр амали оқилона аст, аммо аз тарафи дигар қарор додани худ дар шароити ҳушёрии зиёди хатарҳо, ба хеле кам муфид воқеъ

мешавад. Чаро ки ин эхсосот маъмулан канор омадан бо хатари воқеиро коҳиш медиҳад.

Гоҳе фикр кардан ба хатар, шароити эҷоди онро фароҳам мекунад. Масалан, ин фикре, ки мабодо ҳангоми ҳозир шудан дар ҷамъ натавонам аз паси робита бо дигарон бароям, боис мешавад, бо изтироб вориди он ҷамъ шавед.

Фикр кардан ба мурдан ва сактаи қалбӣ кардан ва саратон гирифтани боис намешавад онҳоро ақиб биандозем ва ё контрол кунем. Ва фақат нороҳатии изофӣ барои худамон эҷод мекунем. Ҳатто агар саратон дошта бошем, фикр кардан ба он на танҳо саратонро мутаваққиф намекунад, балки ҳоли моро бадтар мекунад. Агар бипазирем, марг дасти мо нест ва мо контроле бар он надорем, он вақт аз зиндагии боқимондаи худ беҳтар истифода мекунем.

Такрори зикри: (Оянда беҳтар аз фикрҳои изтиробии ман аст.) боварҳои ғалатеро, ки оянда хатарнок аст, беэътибор мекунад.

### Бовари ғалати ҳафтум: Иҷтиnob (гурез)

«Осонтар ин аст, ки одам аз мушкилоти зиндагӣ иҷтиnob ва дурӣ кунад, то ин ки бо онҳо рӯбарӯ шавад.»

Истидлол: Дар ҳоле, ки мо дар зиндагӣ маҷбурем бо воқеият дасту по нарм кунем ва бо мушкилот ва бадбахтӣ ва тарсҳоямон рӯбарӯ шавем ва иҷтиnob аз онҳо мушкилоти моро ҳал намекунанд. Иҷтиnob кардан, ки ибтидо як навъ роҳи ҳал аст, рафта-рафта худ ба мушкилии дигар боис мешавад.

Бо такрори зикри: (Роҳи ҳалли тарс, рӯбарӯии тадриҷӣ аст.) метавонам, бар тарсҳоямон, ки моро ба кунчи танҳоӣ мефиристад, мубориза кунем.

### Бовари ғалати ҳаштум: Вобастагӣ

«Ман бояд ба дигарон вобаста бошам ва ба шахси қавитар аз худам такя кунам, то битавонам муваффақ шавам.»

Истидлол: Дар ҳоле, ки барои муваффақият бояд бештар нерӯҳои даруни худро қашф кунем ва бар онҳо эътиимод кунем ва бо доштани як тарҳ ва нақша битавонем қадам ба қадам мушкилот ва монеаҳои онро давр бизанем.

Такрори зикри: (Бо маҳоратомӯй ва таҷриба дар масири муваффақият қадам ба қадам пеш меравем.) метавонад, бовареро, ки барои муваффақият бояд ба шахси қавитар такя кунам ва вобаста бошам, беэътибор кунад.

**Бовари ғалати нуҳум: Тақсирӣ гузашта аст**

«Ҳодисаву воқеаҳои зиндагии гузашта тамоми рафтори кунуни моро тайин мекунанд.»

Истидлол: Медонем, ки ҳодисаҳову воқеаҳои гузашта дар зиндагии мо таъсири бисёре доранд, аммо на тому тамом. Мо бо огоҳӣ аз ҳадафҳои зиндагии худамон рӯ ба оянда меравем ва бо ҷамъбандӣ ончи дар гузашта бар мо гузашта, метавонем зиндагии хуберо аз ҳоло шурӯъ кунем.

Такрори зикри: (Гузаштаро дафн кун.) метавонад, таъсироти гузашта аз тариқи афкори манғӣ мутаасир аз онро дар зеҳни мо бекӯдрат кунад. Ёди гузашта, агар хотироти хубе бошад, ҳасрат меоварад ва агар хотироти баде бошад, ғам ё нафрат. Беҳтар аст, иродай худро ба расмият бишиносем ва масъулияти тасмимҳои имрӯзаи худро ба гардани гузашта наандозем.

**Бовари ғалати даҳум: Роҳҳал яке аст**

«Барои ҳалли мушкилот фақат як роҳҳали комил ва дуруст вуҷуд дорад ва агар натавонам ба он бирасам, ваҳшатнок ва фоҷеаомез аст.»

Истдидлол: Вақте ошиқ мешавем, фикр мекунем, фақат ҳамин маъшуқ начотдиҳандай мост. Вақте ба шуғле дил мебандем, гумон мекунем, хушбахтии мо фақат дар гарави он шуғл аст. Ба гуфтаи Эйнштейн: «Барои ҳар масъала ҳадди ақал беш аз як роҳи ҳал вуҷуд дорад.»

Тазаккури зикри: (Барои ҳар мушкил роҳҳалҳои фаровон вуҷуд дорад.) зеҳни моро барои ёфтани он роҳҳалҳо боз мегузорад.

### Бовари ғалати ёздаҳум: Шитоб

«Бояд хостаҳои ман дар сари вақт бароварда шаванд.»

Истидлол: Бисёре аз мардум фикр мекунанд, дар шароите, ки онҳо зиндагӣ мекунанд, бояд умури зиндагӣ роҳаттар аз ин бошад, ки ҳаст. Ва волидон ё ҳамкорон ё давлатҳо амалан бояд ҳар ончиро онҳо меҳоҳанд, дар иҳтиёрашон қарор дижанд ва онҳо бояд аз мушкилот ва даргириҳои зиндагӣ дар амон бошанд ва ҷомеа бояд роҳи зиндагии осон ва осуда хотириро ҳарчи зудтар барои онҳо фароҳам кунад. Агар касе чунин интизорӣ дошта бошад, дар зиндагии рӯзона дучори азобу ҳашм ҳоҳад шуд ва бароҳатӣ дар мавқеиятҳои иҷтимоӣ барангехта ҳоҳад шуд.

Аз тарафе шитоб кардан, надоштани таҳаммули номуайянӣ аст. Мо тарбият нашудаем, ё тамрин накардаем, ки барои расидан ба хостаҳо ба ҷои интизорӣ аз дигарон аз худамон интизор дошта бошем. Ва зимнан талоши таҳаммули номуайянӣ ҳам дошта бошем, то навбати амалишавии орзуҳоямон бирасад.

Такрори зикри: (Таҳаммули номуайянӣ) сабри моро боло мебарад ва бори шитоби номумкинро беэътибор мекунад.



## ФАСЛИ ҲАШТУМ

### Чигуна тамаркузи худро бештар кунем?

Тамаркуз роҳе ҳалле барои танзими ҳаячонӣ аст. Аз тариқи тамаркуз, ихтиёри зеҳни худро дар даст мегирем ва монеъ аз ҳаячоноти ноши аз афкори худоянди манғӣ мешавем. Тамаркуз кумак мекунад, ҷарҳи маъюби фикр, ҳаяҷон, дардҳои баданий ва рафтори нокоромад фаъол нашавад. Дар зер ба дувоздаҳ текники тамаркуз ишора мешавад:

**Як: Муроқиби вурудиҳои зеҳнат бош**

Ҳавоси панҷгонаи мо вурудиҳои зеҳни мо ҳастанд. Бояд муроқиб буд, ки аз тариқи ин вурудиҳо чӣ чизҳо вориди зеҳни мо мешавад. Зеҳн мисли ҷарҳгӯшти электрики аст, ки то чизе воридаш шуд, шурӯъ ба ҷарҳ кардани он чиз мекунад.

Мисол: Шумо қарор гузаштаед имрӯз ҷор соат дарс бихонед. Китобро бармедоред, аммо қабл аз шурӯи дарс ҳавас мекунед, ҷанд дақиқа ахбори рӯзро нигоҳ кунед. Ҳамроҳи ахбор ҷандин фикри изтиробӣ низ вориди зеҳни шумо мешавад. Баъд аз нигоҳ кардани ҳабар, матнҳое, ки бо мобойл барои шумо ирсол шударо муур мекунед. Ҳондани ин текстҳо низ ҷанд фикри нави дигарро вориди зеҳни шумо мекунад. Ниҳоят, вақте баъд аз даҳ дақиқа шурӯъ ба дарс ҳондан мекунед, афкори нав ва изтиробҳои ноши аз он ҳабар ва матнҳо зеҳн ва эҳсоси шуморо машғул карда аст ва дигар наметавонед бар он чи меҳонед тамаркуз кунед. Баъд аз ним соат дармейёбед, ки ба саҳифаи даҳи китоб расидаед, аммо ҳама ҳавоси шумо мавриди таваҷҷӯҳи ахбор ва матнҳое, ки ҳондаед буда аст. Дубора шурӯъ ба ҳондани китobi дарсӣ мекунед. Ним соат баъд, боз ба саҳифаи даҳи китоб расидаед, аммо ҳанӯз матлабҳои дарсӣ вориди зеҳни шумо нашуда аст. Аз ҳудатон ноумед мешавед ва мегӯед, ман аслан тамаркузи дарс ҳонданро надорам. Бо ин барҷасбе, ки ба ҳудатон мезанед, анҷезаи тамаркуз кардан дар ояндаро низ аз ҳудатон мегиред.

Савол: Оё фикр намекунед, агар қабл аз саршавии дарс, ахбор ва матнҳои худро надида будед, зеҳни шумо мустақим ба дарси шумо тамаркуз мекард?

Зеҳни инсон дар дарозмуддат зарфияти номаҳдуде дорад, аммо дар ҳар рӯз зарфияти ҷазбу таҳлили иттилооти маҳдудеро дорад. Чунончи шумо ин зарфияти рӯзонаи маҳдудро барои ончи воқеан лозим доред, сарф кунед, хоҳед дид, ки тамаркуз доред. Фарз кунед, мағзи шумо як коса аст, бо зарфияти ду стакан об. Баъд аз ин ки ду стакан моеъи ғайр аз обро дар он рехтаед, табии аст, ки дигар зарфияти пазириши ду стакан оби ҷадидро надоред. Ба ибораи дигар:

(Бо стакани пур, об нагиред!)

Тамаркуз, дар марҳилаи аввал, холӣ нигоҳ доштани зарфияти мағз аст, барои пур кардан аз иттилооте, ки воқеан лозим доред.

Мисоли дигар зарфияти меъдаи шумост. Агар тамоми ҳаҷми меъдаи худро бо дастмол пур кунед, дигар ҷое барои ҳӯроки солим намемонад. Вебгардӣ, мобайлбозӣ, ҳабархонӣ дар марҳилаи аввал дастмолхурии мағз аст ва фазои маҳдуди зеҳни шуморо пур мекунад. Пас агар ниёз ба тамаркуз доред, корҳои ниёзманди тамаркузро қабл аз «дастмолхӯрии интернетӣ» анҷом диҳед. Яъне баъд аз бедор шудан аз хоб ва дар вақте, ки зеҳн мисли як саҳифаи сафед мемонад ва ҳанӯз чизе ба саҳифаҳои он навишта нашуда аст.

Яке аз коркардҳои хуб, табақабандии иттилооте аст, ки қабл аз хоб вориди зеҳни мо шуда аст. Бинобар ин баъд аз хоб сиҳафаҳои зеҳни мо тақрибан сафед аст ва омодаи дарёфтни иттилооти нав аст. Ин бо шумост, ки рӯи ин саҳифаҳо қадом иттилоотро ворид кунед.

Ду. Текстҳои изтиробоварро напазир

Ҳаррӯза аз ошноёни худ матнҳои дарёфт мекунем, ки асбоби изтироб ё ҳавоспартии мост.

Бо дарёфти ҳар тексте аз худ бипурсем, фоидаи хондани ин текст чӣ буд? Оё боиси оромишу шодӣ ва тамаркузи ман шуд, ё боиси изтиробу ҳашму афсурдагии ман? Ҳамин саволро аз ирсолкунандай текст бипурсед. Аз ӯ бипурсед, фоидаи хондаи ин текст дар шумо чӣ буд? Ба ӯ бигӯед, ки заараи хондани ин текст дар ман эҷоди изтироб ё ҳавоспартӣ буд. Аз ирсоли текст ташаккур кунед ва аз ӯ дӯстона бихоҳед, ки текстҳоеро, ки асбоби изтироб ва ҳавоспартии ман ҳастанд, дигар ирсол накунад.

Худатон ҳам то тексторо боз кардед ва дидед асбоби изтироб ва ҳавоспартии шумост, бетаъхир аз хондани он сарфи назар кунед.

Мегӯед, ихтиёри дарёфти текстҳо дasti ман нест ва тавассути дигарон ирсол мешаванд. Хондан ва посух додан ба онҳоро то соати хоссе, ки аз қабл таъйин кардаед, ақиб биандозед. Ё дар соате, ки ниёз ба тамаркуз доред, мобойли худро рӯи «танзими ҳавопаймо» қарор диҳед.

Се: Фалсафаи ба ман чӣ? Ба ту чӣ? Ба ӯ чӣ?

Дӯсте дар байни ҳарфҳояш ба шумо ҳабар медиҳад, ки холабачаи ӯ бемор шудааст, ё дучори фалон мушкилӣ аст. Дарҷо ба худатон бигӯед, ба ман чӣ. Вақте шумо нақше дар саломатӣ ва ҳолу мушкили ӯ надоред, чаро бояд аз ин мавзӯъ боҳабар бошед. Шумо ҳам гоҳе иттилоотero ба дӯстatoon ва ошнояton медиҳед, ки ба онҳо рабт надорад. Қабл аз ҳабар додан, аз худатон бипурсед, ин ҳабар ба ӯ чӣ рабт дорад.

Зеҳни фузули худро, ки меҳоҳад дар мавриди ҳама донишҳои ҷаҳон боҳабар бошад, бо гуфтани (Ба ту чӣ?) ором кунед. Аз ӯ бихоҳед, ки фақат дар бораи ҷизҳое, ки марбут ба саломативу шодӣ ва рушди шумост, қунҷков бошад. Интернет ҳамаи моро фузули ҳама ҷиз карда аст. Ҳама одамҳои интернетӣ, дар бораи ҳама ҷиз, қадди як нӯғи сӯзан иттилоот доранд, аммо дар воқеъ дар мавриди ҳеч ҷиз иттилооти коғӣ надоранд.

## Чаҳор: Тамаркузи рӯзона

Ҳар рӯз тасмим бигиред, рӯи як чиз тамаркуз кунед. Масалан, имрӯз равоншиносӣ мекунед, бигӯед, имрӯз фақат равоншиносӣ мекунад. Ён фақат дарс мекунад. Ён фақат ...

Канори дасти худ як қоғаз бигиред ва ҳавосатон ба ҳар чиз парт шуд, онро рӯи қоғаз бинависед. Масалан, доред дарс мекунед, ногаҳон эҳсос мекунед, ки бояд ба фалонӣ занг бизанад, рӯи қоғаз бинависед, фалон соат ё фардо ба фалонӣ занг мезанад. Дар замони мушаххас фақат рӯи як чиз тамаркуз кунед ва ба бақия чизҳо дар он замон, на бигӯед.

## Панҷ. Файлҳои бози зеҳнатро бибанд

Фикр мекунем, ҳазорон фикр дар сар дорем. Аммо вақте қоғазе бармедорем ва номи онҳоро менависем, маъмулан бист си фикри музоҳим бештар нестанд, ки мудом дар сари мо давр мезананд. Беҳтар аст, рӯихати ҳама чизҳое, ки дар мағзи мо давр мезанандро рӯи қоғаз бинависем. Ва онҳоро дар зери маҷмӯаҳои зер қарор дидем:

Мушкилоти шаҳсие, ки дорам.

Нигарониҳо барои худам.

Нигарониҳо барои дигарон.

Орзуҳое, ки дорам.

Чизҳое, ки дар мавридашон шак дорам.

Чизҳое, ки намедонам ва намехоҳам ҷавобашро бидонам.

Корҳое, ки бояд анҷом диҳам.

Бақия чизҳо ...

Барои роҳат шудан аз ин файлҳои боз, дар мавриди ҳар кадом фақат се дақиқа фикр кунед ва бубинед ҳар фикри шумо дар кадом рӯихати маҷмӯаи зер ҷо мегиранд:

Рӯихати пазириш: (Барои умуре, ки наметавонам барояш коре анҷом диҳам. Чун ин мушкил то ман зиндаам, ҳал намешавад, онро бо ҳамин шакл мепазирам.) Мисол: Беадолатӣ дар ҷаҳон. Мушкили пирии волидонам. Мушкили саратони табобатнашавандай фалон аъзои хонаводаам. Ихтилоли шахсиятии фалон дӯст ё хешовандонам ва ...

Рӯихати сабр: (Барои мушкилоте, ки дар оянда ҳал хоҳанд шуд. Ин мушкил дар замон ҳал хоҳад шуд. Ин мушкил дар замон ҳал мешавад, аммо на ба дасти ман, ба дасти замон ва намедонам то кай. Пас онро дар рӯихати сабри бидуни таърихи худ қарор медиҳам.) Мисол: Коронавирус.

Ё ин мушкилро то як моҳ, як сол, ё то фалон замон ақиб меандозам. Ва то он рӯз фикр кардан ва сӯҳбат кардан ба ин мушкилро мутавақиф мекунам.

Рӯихати корҳо: (Ҳалли ин мушкил аз ӯҳдаи ман бармеояд. Корҳое, ки дар замони мушаххас дар ин замина бояд анҷом диҳам.)

Рӯихати ба ман чӣ: (Нигарониҳо дар бораи дигарон, ки нигаронии ман нақше дар ҳалли мушкили онҳо надорад.)

Рӯихати машваратҳо: (Бисёре аз тардидҳои мо бояд аз тариқи машварат ҳал шаванд.) Мисол: Намедонам, ин доруро бихӯрам ё он доруро. Ин тардид бояд аз тариқи машварат бо як дуҳтур ҳал шавад.

Рӯихати намедонамҳо: (Тардидҳое, ки роҳи ҳалле барои донистани онҳо нест.) Вақте онҳоро аз рӯихати тардид берун мекунем ва дар рӯихати намедонам қарор медиҳем, зеҳн аз кунҷковӣ дар мавриди онҳо даст бармедорад.

Хулоса, ҳар мавзӯеро, ки дар зеҳн мегардад рӯи қоғаз биёварем. Хоҳем дид, ки ҳазор фикр дар сар надорем, балки ниҳоятан си фикр дорем, ки чун барои онҳо тасмим нагирифтаем, мудом дар зеҳни мо мечарханд. Инҳо файлҳои боз ҳастанд, ки бояд бо як тасмим онҳоро бибандем ва баъд онҳоро дар рӯихати муносибашон

қарор диҳем ва баъд чун зеҳни мо мураттаб мешавад, тамаркузи мо болотар меравад.

### Шаш. Лаззат бибар

Зеҳни мо лаззатталаб ва ранҷурез аст. Анҷоми корҳои лаззатбахши бадани дар тӯли ҳафта ба афзоиши тамаркуз кӯмак мекунад. Замоне, ки барои лаззатҳо замон мегузорем, ошуфтагиҳои зеҳн коҳиш пайдо мекунад ва ба афзоиши тамаркузи мо кӯмак мекунад. Мисол: варзиш, бозӣ, корҳои ҳунарӣ...

### Ҳафт. Тақсими кор

Тақсими корҳое, ки тамаркуз дар бораи онҳо саҳт аст, ба ҳадафҳои хурду қобили анҷом, боиси тамаркузи бештар мешавад.

### Ҳашт.Мукофот ба худ ва тарашуҳи допомин

Вақте ба худ мукофот медиҳем, мағзи мо допомин тарашуҳ мекунад. Допомин боиси тақорори он кор дар мо мешавад. Ва тақорори дубора боиси тарашуҳи допомин. Агар як корро тақсим қунем, масалан, хондани як китоби бистфасла ба бист қисмат. Ва баъд аз хондани ҳар фасл, ба худ мукофот диҳем, ё офарин бигӯем, тарашуҳи допоминро боло мебарем ва тамаркузи мо ҳам болотар меравад.

### Нуҳ. Йога, Медитеишн, Дзен

Анҷоми йога, медитеишн ва дзен дар боло бурдани тамаркузи зеҳнӣ муассиранд.

### Даҳ. Таваққуфи фикр бо резинкае, ки ба даст бастаем

Анчоми текники таваққуфи фикри музоҳим бо истифода аз резинкае, ки ба даст баста шудааст. То фикри халалрасони зидди тамаркуз ба зеҳни мо омад, резинкаро мекашем ва раҳо мекунем ва бо зарбае, ки резинка ба дasti мо мезанад, бо садои баланд мегӯем: Бас кун!

### Ёздаҳ. Тағири мавқеият

Эҷоди мавқеияти нав, ба коҳиши афкори халалрасон ва афзоиши тамаркуз кӯмак мекунад. Масалан, ҳамеша рӯи мизи корӣ дарс меҳонем ва ҳавосамон парт мешавад. Ҳоло мавқеиятро тағири медиҳем ва меравем рӯи мизи ошхона дарс меҳонем. Тағири мавқеият аз тадоии (ёдовариҳои пушти ҳам) афкор пешгири мекунад.

### Дувоздаҳ. Фаъолияти нав

Анчоми фаъолияти нав, башиддат энержизост ва тамаркузро афзоиш медиҳад. Мисол, вақте ба ҷое, ки то кунун нарафтаем, сафар мекунем. Мисол, то ҳол скейтсаворӣ накардаем ва имтиҳонаш мекунем.

Ёддошт: Камтамаркузҳо, вақту умри фаровон мегузоранд, аммо баҳраи каме мебаранд. Мисол, дарс ё китобро меҳонанд ва намефаҳманд. Ботамаркузҳо, вақти кам мегузоранд, аммо баҳраи болое мебаранд.



## ФАСЛИ НУҲУМ

### Хулосаи танзими ҳаячонӣ

Савол: Оё метавон тарсу ҳашму ғамро дар худ аз байн бурд, чаро?

Чавоб: Не! Зоро агар натарсем, вақте бо таҳди迪 воқеъ рӯ ба рӯ мешавем, фирор намекунем. Агар ҳашмгин нашавем, вақте бо таҳди迪 воқеъ рӯ ба рӯ мешавем, наметавонем аз худ дифоъ кунем. Агар аз хатоҳои худ дар муҳосибаи тарсу ҳашм, ғамгин нашавем, ин таҷриба дар мо дарунӣ намешавад ва онро дар оянда такрор мекунем. Ин се ҳаячони тарсу ҳашму ғам тавассути мағзчай мо эҷод мешаванд, то зиндагӣ ва саломатии моро ҳифз кунанд. Ин се ҳаяҷон решави зистӣ-такомулӣ доранд. Ин ҳаяҷонот дар инсон ва ҳайвон шабех аст ва тавассути мағзча эҷод мешавад ва ғайрииродавӣ аст.

Савол: Фарқи тарс бо изтироб чист?

Чавоб: Тарс ношӣ аз хатари воқеъ аст. Мисли тарс аз оташсӯзие, ки ҳоло ҳозир иттифоқ афтодааст. Дар ҳоле, ки изтироб, нигаронии бемаврид аз оташсӯзие аст, ки фикр мекунем иттифоқ меафтад. Тарс, вокуниши мо дар баробари ҳамлаи як ҳайвони ваҳшӣ воқеъ аст ва фармони мағзчай мо барои гурез аз хатар, воқеи аст, аммо изтироб, тарси ғайривоқеъ аст, ки кори бахши миёни ё болоии мағзи мост ва иродай аст. Ва мо метавонем аз тариқи танзими ҳаячонӣ, изтиробро таҳифиф дидҳем ё аз байн бубарем. Дар ҳоле, ки тарсро наметавонем аз байн бубарем.

Савол: Ҳаяҷони аввалия, ҳаяҷони сонавия ва ҳаяҷони абзорӣ чист?

Ҷавоб: Ҳаячон аввалия: Тарсу ҳашму ғам ношӣ аз фармони мағзча аст, дар рӯёргӯй бо таҳди迪 воқеӣ. Ихтиёри он дasti мо нест ва барои ҳифзи зиндагии мо лозим аст.

Ҳаячони сонавия: Изтироб, асабоният ва афсурдагӣ ношӣ аз мағзи миёнӣ ё мағзи болоии мост ва ихтиёри он дар дasti мост ва рабт дорад ба ин, ки мо баъд аз ҳар иттифоқ, чӣ фикре кардаем, ё тафсире аз он иттифоқ доштаем. Дар натиҷа, агар фикри худро иваз кунем, изтироб, асабоният ва афсурдагӣ, кам ё нопадид мешаванд.

Ҳаячони абзорӣ: Тасмими мост дар бораи барҳӯрд бо дигарон. Ин тасмим комилан иродай аст. Мисли падару модаре, ки тасмим гирифтаанд ҳамеша қиёфаи бадаҳлоқ дошта бошанд, то бачаҳояшон аз онҳо битарсанд. Ё мағозадоре, ки тасмим гирифта аст, бо муштариёни худ рӯтурш бошад, то онҳо ҷуръат нақунанд аз ӯ насия бихоҳанд. Ё мудире, ки бо далели адами тавоной дар мунирият, аз тариқи бадаҳлоқӣ ва таҳдид, кормандони худро ба кор маҷбур мекунад. Ё роҳбарони ҷомеаҳои диктаторӣ, ки бо далели адами тавоной дар ҳалли мушкилоти мардум, аз тариқи равишҳои танбехӣ саҳт, ҷомеаро ба итоат аз худ маҷбур мекунанд. Ё қасе, ки худро афсурда нишон медиҳад, то аз зери бори вазифаҳояш шона холӣ кунад. Дар ҳамаи ин мавридҳо, ҳаячонот абзорӣ ҳастанд ва дар ин бора аз қабл тасмим гирифта шудааст ва метавон бо як тасмим онро тағиیر дод.

Савол: Равиши танзими ҳаячонӣ чист?

Ҷавоб: Андозагирии суръат, шиддат, муддат ва теъдоди ҳаячон.

Савол: Ин андозагирий чӣ қӯмаке ба танзими ҳаячонот мекунад?

Ҷавоб: Огоҳӣ бар номи ҳаячоноте, ки дар ҳар лаҳза дорем ва андозагирии он, моро ба худогоҳии ҳаячонӣ мерасонад. Тамрин бар кам кардани андозаҳо, аз шиддати ҳаячоноти сонавия ва абзорӣ мекоҳонад.

Савол: Барои ҳаячони хашм, танзими қадом амал муҳимтар аст?

Ҷавоб: Андозагирии суръати хашм ва ақиб андохтани он. Чун хашм маъмулан инфиҷорӣ аст ва ба таъхир андохтани он, аз шиддати он мекоҳад ва гоҳе онро аз байн мебарад.

Савол: Барои ғами шадид ё афсурдагӣ, қадом амал муҳим аст ва чигуна?

Ҷавоб: Андозагирии шиддати ғам ва таҳифи он. Аз тариқи дорудармонӣ, варзиш ё ҳаракат, иртибототи мусбати бештар, берун рафтани аз хона, ҳатто дар рӯзҳои абрӣ, то нури офтоб, ҳатто аз пушти абр вориди чашм шавад. Ва баъд тағири афкори афсурдасоз.

Савол: Барои тағирии изтироб, қадом роҳ муассир аст?

Ҷавоб: Текники ҳавоспартӣ, ё беэътибор кардани афкори изтиробӣ.

Савол: Зарфияти ҳаячонӣ яъне чист?

Ҷавоб: Ҳар яке аз мо зарфияти ҳаячонии маҳдуде дар рӯз дорем. Масалан, даҳ воҳид. Ҳастагӣ, бехобӣ, маризӣ, ҳайз дар хонумҳо, баҳсу даъво, даргирии хонаводагӣ ва шуғлӣ, шунидани аҳбори бад, ақиб афтодан аз корҳо, стресс ва ... зарфияти ҳаячонии моро коҳиш медиҳанд. Дар иваз, истироҳат, хоби амиқ ва ба андозае ҳӯроки солим, варзиш, тафриҳ, хандидан ва шоди кардан, шунидани мусиқии оромбахш, ё шодибаҳш, медитейшен зарфияти ҳаячонии моро боло мебарад.

Савол: Дар бархұрд бо ҳаячон (тарсу хашму ғам) чің системаҳои дивой вүчуд дорад?

Җаһабат: Саркұби ҳаячон. Инфиҷори ҳаячон. Таҷриба кардани ҳаячон дар бадан. Баён кардани ҳаячон. Ҳавоспарті ё беэътибор кардани фикрҳои ҳаячонзо.

Савол: Фоидай системасында саркұб кардан чист?

Җаһабат: Баъзе вақтқо ва фақат дар күтохмуддат, саркұби ҳаячон, беҳтарин роҳ аст. Масалан, вақте волидон аз ҳамдигар хашмгин ҳастанд, аммо ба хотири садама назадан ба күдакон, ҳаячоноти худро саркұб мекунанд. Ё дар мавридхое, ки агар ҳаячони худро саркұб накунем, дучори зарару зиёни зиёде мешавем. Масалан, шумо барои фарзандонатон ҷашни таваллуд гирифтаед ва касе меҳоҳад он ҷашнро ба ҳам бирезад. Агар дар ин мавридхое шумо дар муқобили рафтори ғалати ӯ, ҳаячони худро саркұб накунед, маросими шумо баҳам мөхұрад.

Савол: Дар күчо саркұби ҳаячон бад аст?

Җаһабат: Дар бештари ҳолатқо. Агар саркұб ба унвони як равиши ҳамешагай истифода шавад, боис ба бемориҳои равонтанай мешавад. Бемориҳое, ки худашонро дар бадани мо нишон медиҳанд, аммо далели равонай доранд. Мисол, бисёре аз сактаҳои қалбі, сактаҳои мағзій, мигрен, нороҳатиҳои гувориший, спазмаҳо, ревматизмҳо, камардардҳои асабй ва ...

Савол: Дар күчо инфиҷори ҳаячон хуб аст?

Җаһабат: Вақте мавриди таҷовуз, ё сўиқасд воқеъ мешавем, инфиҷори мо навъи дифой аз саломати обрӯи мост.

Савол: Дар күчо инфиҷор бад аст?

Чавоб: Дар бештари ҳолатҳо. Агар саркӯб ба худи мо осеб мезанад, инфиҷор ҳам ба худи мо ва ҳам ба дигаон осеб мезанад. Касоне, ки қатл содир кардаанд, хушунат намудаанд ва маҳкум шуда дар зиндананд, маъмулан системаи дифоии онҳо инфиҷорӣ буда аст.

Савол: Таҷрибаи ҳаячон чист ва дар кучо таҷрибаи ҳаячон хуб аст?

Чавоб: Таҷрибаи ҳаячон, тамаркуз бар аломатҳои ҳаячон дар бадан аст. Масалан, вақте аз ҳашм барафроҳта мешавем, ё аз тарс меларзем ва ранги рӯјмон мепарад ва садои мо меларзад ва пои мо барои фирор бекарор мешавад. Ё вақте ин ҳаячонот он қадар шадид мешаванд, ки мо дучори ҳамлаи изтироб (паникатақ) мешавем. Яъне, дар ҳоле, ки хобидаем, таппиши қалбии шадид дорем. Эҳсос мекунем, ки аз гармо месӯзем ё аз сармо ях мезанем. Нафаси мо танг мешавад. Дар ин мавридҳо, на саркӯб ҷавоб медиҳад ва на инфиҷор. Ва чорае, ҷуз таҷриба кардани ҳаячонамонро дар бадан надорем. Метавонем ин таҷрибаи ҳаячон дар баданро огоҳона анҷом диҳем ва аз тариқи скан кардан ва релакс кардани аҷзои бадан оромишро ба худ баргардонем.

Савол: Баён кардани ҳаячон чист? Чӣ хосияте дорад?

Чавоб: Баёни ҳаячонот, яке аз беҳтарин равишҳои танзими ҳаячонӣ аст. Касе, ки тавононии аз тариқи баён кардан берун рехтани ҳаячоноти худро дорад, камтар ниёз ба саркӯб ва инфиҷори ҳаячоноти худро дорад.

Савол: Баён кардан чӣ шакле дорад?

Чавоб: Баён кардан, нақди тарафи муқобил нест. Баёни таъсири рафтори ў бар ҳаячоноти ман аст. Масалан, зане ба ҳамсарав мегӯяд: Вақте шабҳо ту хеле дер меӣ, ман дучори изтироб мешавам ва ҳар чӣ дертар меӣ, аз шиддати изтироб, дастҳоям шурӯъ ба ларзидан мекунанд. Ё шавҳар ба занаш мегӯяд: Вақте ту бар сари ман дод мезаний, ман хеле ғамгин мешавам.

Савол: Фоидай баён кардани ҳаяҷон чист?

Ҷавоб: Аввал, худамон ҳаяҷонотамонро ба расмият мешиносем ва ба ҷои инкори ҳаяҷоноти худ, аз онҳо боҳабар мешавем.

Дуввум, дигаронро, ки аз таъсири рафторашон бар даруни мо бехабаранд, аз ҳаяҷоноти даруни худамон боҳабар мекунем.

Севвум, дар амал ба онҳо ёд медиҳем, ки онҳо низ метавонанд ба ҷои сукут, инфиҷор ва таҷрибаи ҳаяҷон дар бадан, ҳаяҷоноти худро мисли мо баён кунанд ва зарари камтаре бибинанд.

Савол: Кучо баён кардан хуб нест?

Ҷавоб: Пеши душман, то заъфҳои моро надонад.

Савол: Кучо баён кардан беҳтарин равиши дифой аст?

Ҷавоб: Дар робитаи хонаводагӣ, дӯстона ва ҳамкорони самимӣ.

Савол: Саводи ҳаяҷонӣ чист?

Ҷавоб: Огоҳӣ ба саволу ҷавобҳои боло ва тамрини онҳо дар зиндагӣ.

Савол: Аз чӣ замоне бояд саводи ҳаяҷониро омӯҳт?

Ҷавоб: Аз қӯдакӣ. Мисол: Қӯдаке аз ҳашм зарфи ҳӯрокашро партоб мекунад ва мешиканад. Модар ба ҷои танбехи қӯдак ба ӯ мегӯяд: Аҳа, фаҳмидам. Ту бояд

хеле ҳашмгин шуда бошй, ки зарфи хўрокатро шикастй. Мехоҳй бигўй аз чй чизе инқадар ҳашмгин шудй? Вақте қўдак сабаби ҳашмашро тавзеҳ дод, модар ўро мепурсад: Дўст дорй бори дигар, ки ҳашмгин шудй, аввал ба мо бигўй, ки ҳашмгин ҳастй, то лозим набошад зарфи хўрокатро бишканй? Медонй, вақте ту зарфро мешиканй, падарат дубора бояд бираувад сари кор ва заҳмат бикашад, то битавонад боз барои ту зарф бихарад. Ва аз ин кор монда мешавад.

Модар аз ин тариқ, на танҳо ба қўдак саводи ҳаячонй меомӯзад, балки ўро нисбат ба ранчи дигарон низ огоҳ мекунад ва ҳамдарди кардан бо дигаронро ҳам ба ў омӯзиш медиҳад.

**Савол: Тағирири фикр яъне чй?**

**Чавоб:** Вақте ки ҳаячони мо сонавия аст ва баъд аз як фикр эҷод шуда аст, агар ҳавоси худамонро аз он фикр парешон кунем, ё он фикрро беэътибор кунем, он ҳаячон низ тағиир мекунад ё нопадид мешавад.

**Савол: Ҳавоспартй чист? Ва чй фоидае дорад?**

**Чавоб:** Як фикре боиси тарс, ҳашм ё ғам дар мо шуда аст. Масалан, омори марбут ба маргу мири ношй аз коронавирусро хондаем ва дучори ваҳшат шудаем. Аз ҳабар хондан даст мекашем ва ба дўсте занг мезанем ва дар мавриди мавзўи дигар бо ў сўхбат мекунем. Аз он чо, ки зеҳн бештар рӯи як фикр метавонад тамаркуз кунад, фикри мо аз коронавирус парт мешавад ва тарсу ваҳшати ношй аз он низ ба таври муваққат, дар эҳсосу бадани мо гум мешавад.

Муҳимтарин фоидаи ҳавоспартй, шифти зеҳнй аз фикри изтиробовар, ё ҳашмгинкунанда ва ғамангез, ба фикри оромишовар, шодиовар ва ё лаззатбахш аст.

**Савол: Чанд модел ҳавоспартй дорем?**

Ҷавоб: Ду модел: рафторӣ ва фикрӣ.

Ҳавоспартии рафторӣ, яъне ба ҷои фикр кардан ба мавзӯи нороҳаткунанда, худро мушғули коре мекунем. Масалан, ҳӯроки хушмаззае меҳӯрем. Варзиш мекунем. Ҳонаро рӯбучин мекунем. Китоб меҳонем. Мусиқӣ гӯш мекунем. Мерақсем.

Ҳавоспартии фикрӣ, яъне ҳавосамонро аз фикри нороҳаткунанда, ба фикри хушҳолкунанда мебарем.

Ҳавоспартии рафторӣ соддатар ва муассиртар аст. Зеро зеҳне, ки бо фикр мушкилиро эҷод карда аст, худаш ба саҳти метавонад ҳамон мушкилро, ки эҷод карда аст, ҳал кунад. Беҳтар аст, бо бадану рафтор, мушкилоти фикриро ҳал кунем. Бояд он қадар рӯзи худро бо корҳои хубу дӯстдоштаний пур кунем, ки фурсати фикри бадро надошта бошем.

Савол: Камбудӣ ё манфияти сонавияи текники ҳавоспартӣ чист?

Ҷавоб: Дар дарозмуддат, рафторҳои ҳавоспартӣ, одати моро шакл медиҳанд. Агар ин ҳавоспартиҳо рафторӣ: варзиш кардан, рақсидан, китоб хондан бошад, мо на танҳо дар лаҳзае ором мешавем, ки дар дарозмуддат низ мунҷар ба саломатӣ ва оромиши мо хоҳад шуд. Аммо агар ин ҳавоспартиҳо ба одати монанди ширинӣ ҳӯрдан ва пурхӯрӣ табдил шавад, дар дарозмуддат мо фарбеҳ мешавем. Агар анҷоми секси беш аз ҳад бошад, мӯътоди секс мешавем. Агар маршуб ҳӯрдан, сигор кашидан бошад, ба машруб ва сигор мӯътод мешавем. Агар масрафи доруи аъсоб бошад, ба дору ҳӯрдан мӯътод мешавем. Дар натиҷа бояд ба рафтore, ки барои ҳавоспартӣ анҷом медиҳем, диққат кунем, то роҳи ҳалҳои ҳавоспартӣ, моро бо мушкилоти ҷиддитар рӯ ба рӯ нақунанд.

Савол: Ба ғайр аз ҳавоспартӣ аз фикр, чӣ роҳи дигаре барои барҳӯрд бо фикри манфӣ вуҷуд дорад?

Ҷавоб: Беэътибор кардани фикр, аз тариқи савол аз фикр, ё ёдоварии зикрҳои муносиб. Мисли:

- Чӣ қадар ин фикрам воқеӣ?
- Чӣ қадар ин фикру эҳсосам мантиқӣ?
- Фоидаи ин фикр чӣ аст?
- Агар фикри ман дуруст аст, чаро дар замонҳо ва маконҳои мухталиф фикрам фарқ мекунад? Ё чаро бовари ман ба ин фикрҳо, дар маконҳо ва замонҳои мухталиф, поёну боло меравад?
- Чаро саросема ҳастам ҷавоби ҳар чизро зуд бидиҳам? Чаро таҳаммули билотаклифӣ надорам? Аз адами таҳаммули билотаклифӣ, чаро зеҳнхонӣ мекунам? Беҳтар нест, бигӯям намедонам, ё ба ҷои ҷавоб, бигӯям эҳтимолоти зиёде барои посух додан ба ин саволи зеҳни ман вучуд дорад?
- Агар қарор бошад бо ҳар касе ва ҳар ҷойе, ки дучори мушкил шудам, онҷо ва онҳоро тарк кунам, дар дарозмуддат дучори инзивои иҷтимоӣ (изолятсия) намешавам?
- Чаро зеҳнам муқоиса мекунад? Муқоиса ҳоли маро бад мекунад ва боиси ҳасудии ман мешавад. Чаро агар ҳам меҳоҳам муқоиса кунам, худамро бо заифтар ва поёнтар аз худам муқоиса нақунам?
- Хубиву камбудии ин фикрам чӣ аст?
- Чаро ҳиссамро далели воқеият мегирам? Беҳтар нест, ҳиссамро дар воқеият ба озмоиш бигузорам?
- Чаро рафтори одамҳоро бо шахсияти онҳо яке мөҳисобам?
- Изтироби ман оё ношӣ аз ин нест, ки меҳоҳам ҳама чизам перфект бошад?
- Аз ин хато ё шикаст, чӣ чизе ёд гирифтам?

- Агар рафтам пеш ва боз каме баргаштам ақиб, айб надорад. Намешавад, ки одам ҳамеша ва фақат рӯ ба пеш биравад. Маъмулан, ду қадам ба пеш меравем ва як қадам ҳам ба ақиб бармегардем.
- Ин нигаронии ман нигаронии корсоз аст, ё дардисарсоз?
- Нигарониҳо ҳама вақт зеҳни маро мегиранд. Рӯзе як соат барои нигарониҳоям вақт мегузорам. Масалан, аз соати ҳафт то ҳашти шаб.
- Рӯихати фикрҳои оромбахши ман чӣ аст?
- Рӯихати фикрҳои хушхоламкунандай ман чӣ аст?
- Рӯихати фикрҳои лаззатбахши ман чӣ аст?
- Мушкилот се навъанд; Баъзеҳо фаврӣ ҳал мешаванд, бояд иқдом кард. Баъзеҳо замон лозим доранд, то ҳал бишаванд, бояд сабр кард. Баъзеҳо ҳеч вақт ҳал намешаванд, бояд пазируфт. Ин мушкил аз қадом навъ аст?
- Дар дунё як миллион ҳавопаймо дар моҳ парвоз мекунанду солим ба замин менишинанд. Ҳоло якеаш афтод, чаро ман тарсам. Чун нархи поя, яъне дарсади хатарро дар зеҳнам зиёдӣ муҳосиба кардам.
- Фикрро бо фикр намешавад ором кард. Ёд гирам бо баданам машғули як коре шавам, то зеҳнам ором шавад.

Савол: Боварҳои ғалатро чигуна беэътибор мекунем?

Ҷавоб: Бо истидлол ва зикр.

Савол: Чаро тамаркуз барои танзими ҳаяҷон коромад аст?

Ҷавоб: Зоро тамаркуз имкони фаъол шудани афкори худоянди манфирио кам мекунанд, дар нитиҷа мунҷар ба ҳаяҷоноти манғӣ намешаванд.

Муҳсин Махмалбоғ

Январ, 2020

Лондон

Баргардонанда ба сирилик

Диловар Султонӣ